

ҲАЙАТИ МУШОВАРА

Шариф ҲАМДАМПУР,
Сармухаррир,
раиси хайати мушоваара

Усмон РАҲИМЗОДА,
муовини сармухаррир

Одил НОЗИР,
мухаррир

Талбақ НАЗАРОВ,
раиси “Сандуки хайрияи
Тоҷикистон”, академик

Муҳаммадҷосиф ИМОМЗОДА,
академик

Фарҳод РАҲИМӢ,
президенти АИ Тоҷикистон,
академик

Далер ҶУМӢА,
вазири энергетика
ва захираҳои оби ҶТ

**Саидмукаррам
АБДУЛКОДИРЗОДА**,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон

Ҷамшед САӢДУЛЛОЕВ,
профессор

Шерали РИЗОӢН,
сиёсатшинос

Абдулмачид УСМОНОВ,
журналист

Масъуди МИРШОӢИ,
раиси Бунёди Рудақӣ, Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
профессор, ҷомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”,
Ӣзбекистон

Ҷазлиддин АСОЗОДА,
мухаррири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
саҳифабанд

МУАССИС:

Ҳайати кормандони ҳафтанома

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти №0054/РЗ сабти ном шудааст.

Дар ҳафтанома матолибе низ ба нашр мерасанд, ки ба мавқеи идора мувофиқ нестанд. Барои дар дигар нашрияҳо ҷоп намудани матолиб ва иқтибосҳо аз «Тоҷикистон» зикри манбаъ ҳатмист. Ҳуқуқи муаллифии ҳамаи матолиби шумора ба идораи ҳафтаномаи «Тоҷикистон» тааллуқ дорад ва тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд. Ҳафтанома аксҳо ва маводҳои ҷолибро аз шабакаи Интернет мавриди истифода қарор медиҳад. Ҳафтанома масъулияти маводҳои интиқодӣ ва хусусияти табиғотири ба дӯш надорад. Инчунин, ба мазмун ва санаду рақамҳои маводи ҷопшуда муаллифони ҷавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84,
tojikiston@pressa.tj

ШУӢБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонӣ 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУӢБАИ ЭӢЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозӣ 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРӢШИ РӢЗНОМАӢО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

ПРОТОКОЛИ СУЛӢ ИМЗО ШУД

19-уми сентябри соли 2022 дар гузаргоҳи сарҳади «Гулистон» мулоқоти раиси КДАМ-и Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси КДАМ-и Қирғизистон Қамчибек Ташиев баргузор гардид.

Дар мулоқот ҷонибҳо масъалаи таъмини субот дар минтақаҳои наздисарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистонро баррасӣ карда, риояи ҳатмии оташбасро таъкид намуданд.

Зикр гардид, ки бояд масъалаи таъмини амнияти сокинони наздисарҳади дар меҳвари таваҷҷуҳи ҳосса қарор дода шуда, минбаъд мушкilotи мавҷуда бо роҳи гуфтушунид ҳал гарданд.

Ҳамзамон, аз ҷониби раисони КДАМ-и ду кишвар протокол имзо гардид, ки тибқи он қувваҳои низомии иловагӣ ва техникаҳои ҳарбӣ ба маҳали доимии худ баргардонидида шуд.

ХУШДОР АЗ ФИРЕБКориҳои ҚИРҒИЗИСТОН

Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хушдор медиҳад, ки ҷониби Қирғизистон дар наздикии марз бо Тоҷикистон аслиҳои вазнини ҷангири пинҳонӣ ҷамъ овардааст. Инчунин, бо бесарнишинҳо дар навоҳии Тоҷикистон, аз ҷумла болои қисмҳои низомӣ парвозҳо анҷом дода истодааст.

Бино ба иттилои манбаъ, рӯзҳои 19 ва 20-уми сентябр парвози бесарнишинҳои Қирғизистон дар фазои шаҳри навоҳии Исфара, Бобочон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Рашт сабт гардидааст. Ҳамчунин, таъкид мешавад, ки бесарнишинҳои Қирғизистон аз болои дидбонгоҳҳои марзӣ «Сарҳадчӣ» ва «Ширинҷашма» дар ноҳияи Лахш, «Росровут» ва «Муряк» дар ноҳияи Деваштиҷ ва қисмҳои низомии Вазорати муҳофизати Тоҷикистон парвозҳо анҷом додаанд.

Ҳамчунин, ҷониби Қирғизистон фиребкорӣ намуда, пас гардондани техникаи ҷангии

да, амнияти сокинон таъмин карда мешавад.

Генерал-полковник Саймумин Ятимов дар назди намоёндагони ВАО чунин иброз дошт:

«Мо ба созиши умумӣ расидем ва Протокол ба имзо расонидем. Итминон дорем, ки дар сарҳадҳои давлатии мо сулҳи ҳақиқӣ пойдор мешавад. Мо ғайбҳои худро дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳо дар руҳияи манфиатҳои ду халқи бародар ба роҳ мемонем».

Раиси КДАМ-и Қирғизистон Қамчибек Ташиев дар навбати худ чунин баён кард:

«Ман бисёр умедворам, ки Протокол дар бораи ҳусни тафохум, ки мо бо Саймумин Сатторович ба имзо расонидем, ба кишварҳои мо сулҳ меорад. Боварӣ дорам, ки сулҳ ҳамеша беҳтар аст ва барои сулҳ мо талош меварзем».

вазнинро вонамуд мекунад, аммо дар асл ин навъи силоҳро дар навоҳии марзӣ Лайлаку Чон-Олой нигоҳ дошта истодааст. Аз ҷумла, аз пинҳон намудани 4 техникаи вазнин — БТР, БМП, БРДМ ва Дастгоҳи зенитии 22 мм дар наздикии дидбонгоҳи сарҳади «Сарҳадчӣ»-и ноҳияи Лахш, 12 адад техникаи вазнин дар наздикии маҳали аҳолинишини А. Лоҳутӣ шаҳри Конибодом хабар дода мешавад.

Дар фосилаи кам аз дидбонгоҳи сарҳади «Нуробод» дар ноҳияи Деваштиҷ ҳузури неруҳои таъйиноти махсуси Қирғизистон дар ҳайати 70 нафар сабт гардидааст.

Ҷониби Тоҷикистон Қирғизистонро ба риояи қатъии санадҳои имзошуда даъват намуда, хушдор додааст, ки дар акси ҳол ин иқдом чун омодагӣ ба таҷовузкорӣи навбатии Қирғизистон арзёбӣ хоҳад шуд. «Паёмҳои чунин мочароҷӯӣ ба дӯши ҷониби Қирғизистон хоҳад буд», - таъкид намудааст ВКХ Тоҷикистон.

САРИ САБЗ



**Абдуҷаббор
РАҲМОНЗОДА**, сафири
Тоҷикистон дар Ӣзбекистон

- Ҳатто бузургтарин адиби қирғиз Ҷ. Айтматов ба адабиёти тоҷик баҳои баланд дода, таъсири осори адибони тоҷикро ба эҷодиёташ махсус таъкид намудааст.

- Ҳоло ба гӯиши қирғизи беадаб лексияи адабӣ хондан беҳуда аст, устод. Айни замон, Айтматов як тараф, гапи падаронашонро ҳам гӯш намекунад.



Бароти АБДУРАҲМОН,
Нависандаи халқии
Тоҷикистон

- Шухрат - ин ҳамон пойдевори сунъии қоғазӣ аст. Пойдеворе, ки болои он мебарой ва як вақт худат намефаҳмӣ, ки меафғӣ. Барои ҳамин, дар болои замин гаштан беҳтар аст, чун замин устувор аст.

- Бисёриҳо аз рӯи мақоли “як рӯз бошу хурӯс бош” амал мекунанд-дия! Барои ҳамин, агар пойдевори сунъии қоғазӣ будани шухратро донанд ҳам, болаш мебароянд.



Нурулло Алиев

НАХУСТИН ТОҶИК ДАР UFC!

Муштзани 22-солаи тоҷик Нурулло Алиев дар мусобиқаи Дана Уайт - «Dana White Contender Series» бо размиқори амрикоӣ Ҷош Вики дар лигаи UFC, ки санаи 21-уми сентябр дар шаҳри Лас - Вегаси Амрико барпо гардид, ғалаба ба даст овард ва аввалин тоҷике гардид, ки ба тими UFC пайваست ва минбаъд Тоҷикистонро намоёндагӣ мекунад.

Нурулло ба Ҳабиб Нурмагомедов монанд мекунанд ва ўро “Ҳабиби дуюм” меноманд. Тоҷикон ўро бо тахаллуси “Шер” мешиносанд. Пеш аз

муҳориба Нурулло Алиев гуфта буд, ки “меҳоҳам аввалин тоҷике бошам, ки ба UFC роҳ ёбам. Чунки ин орзуи ман ва тамоми мардуми кишвар аст. Ман кӯшиш мекунам, ки ғалаба ба даст орам. Тоҷикон бисёр меҳоканд аз варзишгарон яке онҳоро дар ин лига намоёндагӣ кунанд”.

Нурулло Алиев дар раунди аввал рақибашро аз пой афтонд ва ғалаба ба даст овард. Ё дар ҳашткунҷа худро озод ҳис мекард ва ба саросемагӣ роҳ наметод. Минбаъд ў намоёндаи Тоҷикистон дар лигаи бонуфузи UFC хоҳад буд. Ё дар шаш рақобат ба ҳама рақибони худ пирӯз гаштааст.




Муҳаммадтақӣ СОБИРӢ,
сафири Эрон дар
Тоҷикистон

- Яке аз омилҳои муҳим барои ҳамкориҳои тичорӣ ва сармоягузорӣ тавассути фаъолони иқтисодии ду кишвар эҷоди заминаи муносиб барои фаъолияти сармоягузор ва коҳиши расмиёти идорӣ мешавад.

- Пешакӣ дар бораи “коҳиши расмиёт” гуфта истодаед, вақте ки заминаи муносиб фароҳам ояд, аз супоридани андозҳо гурехтаниед чӣ?

ЗЕРИ ҚАНОТИ ЧИНУ РУСИЯ

Чаро СХШ Иттиҳоди Аврупо ё НАТО намешавад?



Дар пасманзари муноқишаи марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон яке аз воқеаҳои муҳими сиёсӣ - нишастии на-вбатии сарони Созмони ҳамкории Шанхай, ки рӯзҳои 15 ва 16-уми сентябр дар Самарқанд баргузор шуд, аз назари расонаҳо дар қанор монд. Ҳол он ки, дар ин нишаст нуктаҳои гуфтани зиёд буд...

3 мулоқот, 3 санади ҳамкорӣ

Яке аз нуктаҳои муҳим дар ин сафари Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Самарқанд вохӯрӣ бо як қатор сарони кишварҳо буд, ки дар ҳошияи нишастии сарони СХШ сурат гирифт.

Дар Самарқанд сарвари кишвар бо Президенти Ҷумҳурии Ислонд Эрон Саид Иброҳим Раисӣ, Президенти Ҷумҳурии мардумии Чин Си Чин Пин ва сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф мулоқот анҷом дод.

ЭРОН. Сарони ду кишвар масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Эронро баррасӣ карданд. Дар ин мулоқот қайд карда шуд, ки пешравӣ дар соҳаҳои тичорату иқтисод, саноату кишоварзӣ, энергетика ва нақлиёти коммуникатсия, инчунин дар арсаи фарҳангиву гуманитарӣ ба нафъи мардумони ду кишвар ҳоҳад буд. Ҳамзамон зарурати бештар ғаёл гардидани абзорҳои дучониба, ба монанди Комиссияи муштараки ҳамкорихоии тичоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, Кумитаи муштараки сармоягузори Тоҷикистону Эрон, баргузори пайвасти намоишгоҳҳои молу маҳсулот ва нишастҳои доираҳои соҳибкории ду кишвар дар ростии расидан ба ҳадафҳо таъкид гардид.

ЧИН. Дар мулоқот таъкид гардид, ки тичорат миёни Тоҷикистону Чин дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбат ба ҳамаи давраи соли гузашта

82 дарсад афзоиш ёфтааст. Инчунин зикр карда шудааст, ки дар ин дидор алоқамандии ҷониби Чин ба иштирок дар татбиқи лоиҳаи сохтмони НБО “Роғун”, таҷдиди иқтидорҳои истеҳсолии Ширкати алюминийи тоҷик “ТАЛКО”, ҳамчунин татбиқи харҷи зудтари марҳалаи дууми роҳи автомобилгарди Душанбе-Қулма дар қитъаи Қалъаи Хумб - Ванҷ - Рӯшон ва таҳияи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Хоруғ - Қулма иброз гардид.

Дар ҳошияи мулоқоти сарони давлатҳои Тоҷикистону Чин 3 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид: Ёддошти тафохум дар бораи тақвияти ҳамкории сармоягузорӣ дар соҳаи рушди сабз байни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва Вазорати тичорати Чин, Ёддошти тафохум дар бораи тақвияти ҳамкории сармоягузорӣ дар самти иқтисоди рақамӣ байни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва Вазорати тичорати мардумии Чин ва Протоколи иловагӣ дар бораи татбиқи лоиҳаи сохтмони қитъаҳои қисман асосии марҳилаи дууми шохроҳи Душанбе-Қулма.

ПОКИСТОН. Ҳадафи аслии ҳамкорихоии Тоҷикистону Покистон дар соҳаи амният мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи муҳаддир ва дигар таҳдидҳои ҷаҳонӣ мебошад. Ин нукта зимни мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф зикр гардид. Дар мулоқот ҷонибҳои роҷеъ ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ, бахусус вазъи кунунии Афғонистон табадули афкор карданд.

Тақвият дар арсаи ҷаҳон

Нишастии навбатии сарони кишварҳои узви СХШ дар ҳоле баргузор шуд, ки яке аз фигураҳои муҳимтарини созмон - Русия ба ҳоки Украина ҳамла кард ва ба таҳримҳои шадиди

Ғарб гирифт. Ҳамин аст, ки Владимир Путин дар суҳанрониаш аз зарурати тақвияти нақши ин созмон дар арсаи ҷаҳонӣ суҳан гуфт.

Саидиброҳими Раисӣ, президенти Эрон низ дар суҳанрониаш дар ҷаласаи Созмони ҳамкории Шанхай ҳам бо ишора ба мушкилоти кишвараш дар соҳаи байналмилалӣ бонку молиёт гуфтааст, ки тичорати озоди молу маҳсулот миёни кишварҳои узви ин созмон бояд тавсеа ёбад. Ин кишвар ҳам бо сабаби барномаи баҳсбарангези ҳастаиаш мавриди таҳримҳои ғарб қарор дорад.

Чан Мин, дабири кулли ин созмон ба зарурати муқовимат ба муҳоҷилаи хориҷӣ таъкид кардааст. Дипломати чинӣ гуфтааст, ки баробар бо эътимоду ҳамкории байниҳамдигарӣ, тақвияти ваҳдату ҳамкории байни кишварҳои узв дар қиблаи таҳаввулоту байналмилалӣ набояд фаромӯш шавад.

Қоршиносии масоили сиёсӣ Тарас Григорян меғӯяд, ки зоҳиран талошии кишварҳои узви СХШ бунёди басиҷи байналмилалӣ дар баробари Иттиҳоди Аврупо ва НАТО аст: “Кишварҳои узви СХШ ҳама таҳримдидаи Ғарб ҳастанд: Русия, Чин ва ахиран Эрон. Ин кишварҳо барои мубориза алайҳи таҳримҳои Ғарб ниёз ба иттиҳод доранд. Вале таҷрибаи нишон медиҳад, ки талошҳои СХШ боровар нестанд. СХШ Иттиҳоди Аврупо ва ё НАТО шуда натавонист”.

Дар нишастии навбатии СХШ Эрон узви қомилҳуқуқи созмон шуд.

Нигарони Эмомалӣ Раҳмон

Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанрониаш ба вазъи Афғонистон ва таҳдидҳои амниятӣ муроҷиат кард. Ӯ гуфт, ки кишварҳои узви Созмони ҳамкорихоии Шанхай бояд вазъ дар Афғонистонро бо назардошти хатарҳои амниятӣ пайгирӣ карда, дар сурати зарурӣ муштарақан як қадам пеш-

тар амал кунанд. “Гуруҳҳои террористӣ дар ҳоки Афғонистон пойгоҳе барои таҳмили ақидаҳои экстремистии динӣ эҷод мекунанд”, - изхори нигаронӣ кард Президенти Тоҷикистон. Ҳамчунин, Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард, ки ба хоҳири пешгирӣ аз қочоқи маводи муҳаддир Афғонистон таъсиси сохтори алоҳидаи СХШ оид ба мубориза бо маводи муҳаддир зарур аст.

Ҳузури Эмомалӣ Раҳмон дар нишастии СХШ ба рӯзҳое рост омад, ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи мусаллаҳона сар зад. Нерӯҳои Қирғизистон ҷониби марзбонони Тоҷикистон ва баъдан ба аҳолии осоишта оташ кушоданд. Вале дар суҳанронии Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов ин масъала ба миён гузошта нашуд. Сарони кишварҳои дигар ҳам ба ин мавзӯ дахлат накарданд.

Қоршиносии рус Максим Бондоренко меғӯяд, ки СХШ созмони дастбакор нест. “Ду узви созмон байни ҳам мечанганд, вале дар ягон бахши нишаст ҳарфе дар ин мавзӯ садо надод”, - навиштааст ӯ.

СХШ як созмони байналмилалӣ аст, ки соли 2001 таъсис ёфтааст. Кишварҳои узви ин созмон Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон, Покистон, Ўзбекистон ва ҳамакунан Эрон мебошанд. Кишварҳои нозири СХШ Афғонистон, Беларус, Эрон ва Муғулистон ва кишварҳои шарик Озарбойҷон, Арманистон, Камбоча, Непал, Туркия ва Шри-Ланкаанд. Дар останаи баргузори саммити навбатии Созмони ҳамкорихоии Шанхай дар шаҳри Самарқанди Ўзбекистон 10 кишвари дигар - Сурия, Миср, Арабистони Саудӣ, Қатар, Аморти Муттаҳидаи Араб, Мянма, Камбоча, Непал, Арманистон ва Озарбойҷон хостори узвияти Созмони ҳамкорихоии Шанхай (СХШ) шудаанд. Қоршиносон ин равандро қаноҳрачӯӣ аз Ғарб ва зерӣ “қанот”-и Чину Русия паноҳ ҷустан унвон мекунанд.

МАВҚЕЪ



ШЕРАЛИ РИЗОЁН

АЙБ ДАР ҚИРҒИЗҲОСТ, НА ВАО-И ДАВЛАТӢ

Дар муҳити шабақаҳои иҷтимоӣ чанде аз дӯстон эрод гирифтаанд, ки вазорату идора ва расонаҳои масъули давлатӣ дар бозпахши хабар ва иттилоӣ мутобиқ ба манфиатҳои миллии Тоҷикистон ғаёл нестанд.

Бо дарки ҳассосияти масъала, ки амалан ба мавзӯи хифзу татбиқи манфиатҳои миллии ва шақлирии имиджи Тоҷикистон рабт дорад, ин посухи нимаҷиддӣ ва нимаҷуҳиро навиштам:

Вазорату идора ва расонаҳои масъули давлатӣ аз рӯзи душанбе, аз соати 8:00 ба қор шуруъ мекунанд. Рӯзҳои шанбе ва якшанбе аз саҳар ошӣ наҳор ва ҳудӯ аст, рафта дар қор, ҷун нараванд, соҳибмърақаҳо меранҷанд.

Баъдан, рӯзҳои шанбе ва якшанбе аз бозор барои рӯзгор харид намудан лозим аст. Ягон таъмири хурди хона ва ё қорҳои дигар низ шояд бошанд. Ё сафар ба Варзоб ва ё ба дигар минтақаи зебои диданӣ ва истироҳатӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки на-рафта намешуд. Чизе набошад, истироҳат ҳам лозим аст, ҷун як ҳафтаи вазнини қорӣ гузашт ва аз он ҳам ҳафтаи вазнинтари қорӣ интизор мебошад.

Аз ин рӯ, масъулин саҳари рӯзи душанбе ба қоргоҳ меоянд ва бо нерӯи тоза қорро шуруъ менамоянд. Шояд ба зердастон чандин супориш диҳанд ва яке мебинед, ки:

1. Силсилаи матлабҳо бо широрҳои баланд ва тафсири вазъ ба забони тоҷикӣ нашр мешаванд (ҳол он ки наشري матлабҳо ба забони русӣ ва англисӣ зарур аст).

2. Баъди пурра ба эътидол омадани вазъ ва ба шакли муқаррарӣ баргаштани қору зиндагӣ дар минтақаҳои осебдида - қорвони журналистон ба онҳо рафта, мисли баъди ҳодисаи моҳи апрели соли 2021 ба селфӣ намудан, доду вой қардан, дастро ба сина задан ва ба рекламаи худ машғул мешаванд.

3. Шояд лутф кунанду ягон барномаи таҳлилий ва ё матлаби таҳлилии тадқиқотӣ омода намоянд ё нависанд. Он тарафи масъала, ки ғазои иттилоотии минтақа ва ҷаҳон бо маълумоти бозгӯкунандаи манфиатҳои Қирғизистон пур аст, гапи қалоне нест. Ҷун дар мо он расонаҳои бонуфузу бенуфузро намехонанд.

Агар ба асли қор нигоҳ қунед, айби масъулин нест, ки қирғизҳо қангро охири ҳафта шуруъ намуданд. Ин қирғизҳо асосан гунаҳкоранд, о мемуранд ҳамаи қангро рӯзи душанбе, дар аввали ҳафта сар кунанд.

ДУРӢҒИ НАВБАТӢ АЗ МИНБАРИ СММ

Чаро қавлу амали Содир Ҷабборов як нест?



Сирочиддин Мухриддин



Антониу Гуттериш



Садир Жапаров

Содир Ҷабборов 20-уми сентябр дар иҷлосияи 77-уми Маҷмааи Умумии Созмони Миллалӣ Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк қисмати муҳими суҳбати ба низои кишвараш бо Тоҷикистон бахшидааст. Ӯ Тоҷикистонро ба риоя накардани созишҳои қаблан имзошуда гунаҳкор карда, зарурати идомаи музокиротро таъкид намудааст.

“Аммо аз сабаби коҳиши эътиמוד ба Тоҷикистон музокирот метавонад бо иштироки иштирокчиёни байналмилалӣ, аз ҷумла СММ ва САҲА идома ёбад”, - изҳор доштааст Содир Ҷабборов.

Президенти Қирғизистон

таъкид намудааст, ки “мо ҳеҷ гоҳ аввал ҳучум накардаем (дурӯғи маҳз!,- ред.). Мо ҳамеша кӯшиш мекунем аз ярок дур бошем ва ҳеҷ гоҳ ҷониби соқинони осоиштаи беяроқ намеронем”.

Ҳол он ки, чанд рӯз қабл дар ҳошияи «Ҳафтаи сатҳи баланд»-и иҷлосияи 77-уми Маҷмааи Умумии Созмони Миллалӣ Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк вохӯрии вазири қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сирочиддин Мухриддин бо дабири кулли СММ Антониу Гуттериш доир гардид.


Зимни мулоқот Сирочиддин Мухриддин ба Дабири кулли СММ оид ба рӯйдодҳои ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба таври муфас-

сал иттилоъ дода, маводҳои марбута, аз ҷумла навор ва аксҳоеро, ки далели тасовузи низомии Қирғизистонро собит мекунанд, манзур намудааст.

Вазири қорҳои хориҷии кишвар зикр кард, ки Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ташаббускори ҳалли низомии масъалаи марз бо Қирғизистон набуд ва ҳамеша ба равиши сиёсату дипломатӣ пойбанд мебошад.

Ин изҳороти Содир Ҷабборов дар ҳолат, ки ӯ дар Самарқанд бо Эмомалӣ Раҳмон дар шабу рӯзи низоӣ дар марз мулоқот дошт ва ваъда карда буд, ки дигар муноқиша сурат нахоҳад гирифт. Вале Қирғизистон ба ваъдааш вафо накард ва бо тире туфанг ва ҳатто бо

ҳавопаймоҳои бесарнишин ночавонмардона ба марзҳои Тоҷикистон ҳучум кард, ки дар натиҷа афсарону сарбозон, аҳолии осоишта қурбонӣ шуданд. Ва ҳатто низомиёни қирғиз ҳангоми намозгузорӣ ба масҷид ҳучум карданд, ки дар натиҷа 20 нафар намозгузoron ғавтиданд ва беш аз 100 нафар қароқатҳои вазнин бардоштанд. Пас аз ин, Қамчибек Ташиев ҳангоми бастанӣ қарордоди оташбас ба раиси ҚДАМ ҚТ Саймумин Ятимов ваъда дод, ки барои сулҳ талош хоҳад кард. Вале изҳороти Президенти ин кишвар дар Маҷмааи СММ ҳокӣ аз он аст, ки ҷониби Қирғизистон ҷонибдори сулҳ нест ва ба ҷанг омодагӣ мегирад.



ПУТИН БА ҶАНГ ОМОДА МЕШАВАД?

Президенти Русия Владимир Путин 21 сентябр эълон кард, ки дар кишвараш қисман сафарбаркунӣ ба артиш оғоз хоҳад шуд.

“Барои ҳифзи ватан ва яқпорчагии худ зарур мешуморам, ки аз сафарбаркунии қисман дастгирӣ кунем”, - изҳор дошт Владимир Путин.

Дар асоси фармони Путин, дар навбати аввал онҳое даъват хоҳанд шуд, ки дар артиши Русия хизмат карда, дар ҳаёти захиравӣ ҳастанд. Онҳо пеш аз фиришода шудан дубора омӯзиш дода мешаванд.

Маъракаи сафарбаркунӣ аз 21 сентябр оғоз мешавад.

Вазири дифои Русия Сергей Шойгу гуфт, дар доираи иҷрои фармони қисман сафарбаркунӣ, ки Владимир Путин рӯзи қароршанбе имзо кард, 300 ҳазор нафар ба артиши он кишвар ҷалб хоҳанд шуд.

Шойгу дар қанд моҳи ахир бори нахуст омори расмӣ таллафоти артиши Русия дар ҷанг бо Украинаро ошкор кард. Ба гуфтаи ӯ, аз охири моҳи феврал то ба ҳол дар задухӯрдҳои Украина 5 ҳазору 937 нафар низомии Русия қушта шудааст.

БОЗ ЯК ДАЛЕЛИ МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ IRS

Таъмири 227236,08 метри квадратӣ роҳ бо харҷи 28524,30 тонна асфалт

Таъмиру таҷдиди роҳ дар ғайолияти филиали Ширкати саҳомии “Инновейтив Роуд Солюшнз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми меҳварӣ дошта, дар сурати ба вуҷуд омадани вайроншавии кӯчак дар масири роҳ пайи рафти он қорҳои бетаҳхир андешида мешавад.

Соли равон доираи ғайолият ҳеле васеъ гардида, бо ин мақсад то 19-уми сентябр 28524,30 тонна асфалт харҷ шудааст. Агар қорҳои амалишударо рақабандӣ намоем, пас дар минтақаи Варзоб бо харҷи 5784,10 тонна асфалт 38958,99 метри квадратӣ, дар минтақаи Зарафшон мутаносибан 9514,80 метри квадратӣ ва 87998,09 метри квадратӣ ва дар минтақаи Суғд бо сарфи 13225,40 тонна асфалт 100279 метри квадратӣ роҳ таъмир шудааст.

Ашхоси оғоҳ хуб медонанд, ки таъмири кулӣ аз лиҳози моҳият ва хароҷот аз бунёди роҳ кам нест. Сарфи назар аз ин, роҳбарияти филиали ширкат



дар ин самт собитқадам буда, соли қорӣ зиёда аз 110524 метри квадратӣ роҳ таъмири кулӣ шудааст.

Мухимтар аз ҳама, барои таъмири роҳ мутахассисони хирфай ва техникаву механизмҳои

замонавӣ ҷалб шуда, се қорҳои истехсоли асфалти марбут ба филиали ширкат дар тавсеаи ин раванд саҳми бориз доранд.

Баъзан доир ба набудани роҳи алтернативӣ дар ин масир андешаҳои беасос баён

мешаванд. Ин тоифа шояд намеронанд, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр эъмор намудани роҳи ба истилоҳ “алтернативӣ” мантиқан ва моҳиятан зери суол аст. Дар он сурат барои мавҷудияти роҳи пулакӣ чӣ зарурат менамояд?

Сониян, бунёди роҳи алтернативӣ, ҳоса масири Душанбе - Ҷанок, ки аз минтақаи релефаш душвори қуҳистон мегузарад, қори саҳлу сода нест. Мухимтар аз ҳама, нигоҳдории роҳи “алтернативӣ” низ хароҷоти қобили мулоҳиза дошта, сарбории масрафаи маблағҳои бучавиро зиёдтар менамояд. Аз ҷониби дигар, нигоҳдории роҳ осон нест ва хароҷоти бениҳоят зиёд дорад. Мантиқан пулакӣ шудани роҳ низ ба хотири сарфа намудани маблағҳои бучети давлат ва минбаъд равона намудани он ба самтҳои дигар, аз ҷумла пардохти қарз амалӣ шудааст.

Ба ибораи дигар, дар заминаи шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ин вазифа (нигоҳдории роҳ) ба зиммаи дувумӣ вогузор гардидааст.

ШАҲРВАНДӢ БАР ИВАЗИ ХИЗМАТИ ҲАРБӢ

ва ҳушдор ба муҳоҷирони тоҷик

Шаҳрвандони хориҷие, ки барои адои хидмати ҳарбӣ дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Русия ба муҳлати на камтар аз 1 сол қарордод мебандад, шаҳрвандии Русияро дарёфт хоҳанд кард. Думаи давлатии Русия рӯзи 20-уми сентябр дар ин бора қонуни дахлдор қабул кард.

Чалби сарбозон ба Украина

Валентина Чупик - ҳомии ҳукуки муҳоҷирон ҳушдор дод, ки ба ин қонун фирефта ва қурбони вазъият дар Украина нашавад. Зеро аксари қоршиносон бар онанд, ки ин қонун барои чалби шаҳрвандони Осиёи Марказӣ ба сафи неруҳои Русия ва ба ин васила ширкати онҳо дар Амалиёти махсуси низомӣ дар Украина мебошад.

Зикр кардан бамаврид аст, ки мувофиқи қонунгузори амалқунандаи Федератсияи Русия, тибқи қарордоди ҳарбӣ на камтар аз 3 сол хидмати ҳарбӣ адо кардан зарур аст. Ғайр аз ин, дар тағйирот пешниҳод мешавад, ки муҳлати қарордоди аввали хидмати ҳарбӣ, ки бо шаҳрванди хориҷӣ барои хид-

мат дар рутбаҳои сарбоз, матрос, сержант ва старшина баста мешавад, аз 5 то 1 сол кам карда шавад.

Ба иттилои торнамои раиси шаҳри Маскав, дар Маркази муҳоҷирати Сахарово барои қабули шаҳрвандони хориҷӣ ба хизмат дар сафи артиши Русия зерсохтори мукаммали мусоидати Вазорати мудофиа роҳандозӣ шудааст.

Қаблан, Думаи давлатии Русия рӯзи 20-уми сентябр ба Кодекси ҷиноятӣ тағйирот ворид намуд, ки мувофиқи он, барои ҳозир нашудан ба адои хидмати ҳарбӣ тибқи даъватнома, саркашӣ кардан ё ғурехтан аз он ба муҳлати то 10 соли маҳрумият

аз озодӣ ҷазо пешбинӣ гардид.

Ҳушдор ба шаҳрвандони Тоҷикистон

Ҳазорон нафар шаҳрвандони Тоҷикистон шиносномаи Русияро дарёфт мекунаанд. Теъдоди онҳое, ки дар интизори шиносномаи Русия ҳастанд, низ кам нестанд. Ҳомии ҳуқуқ Валентина Чупик аз он нигарон аст, ки муҳоҷирон метавонанд фирефта шаванд. Воқеан, аллакай чандин нафар зодагони Тоҷикистон, ки мувофиқи қарордод дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Русия хизмат мекунаанд, дар амалиёти махсуси низомӣ

дар қаламрави Украина қурбон шуданд.

Ҳуқуқшиносон ҳушдор медиҳанд, ки шаҳрвандони Тоҷикистон агар бо қарордод дар қаламрави кишвари дигар бичанганд, бо ҷурми зарҳаридӣ гунаҳгор доништа мешаванд.

Ин банди Кодекси ҷиноятиро ҳуқуқшиноси тоҷик Наврӯз Одинаев чунин шарҳ медиҳад: “Дар моддаи 401-и Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон (зарҳаридӣ, наёмниҷество) чунин зикр мешавад:

1). Чалб, таълим, маблағгузорӣ ё таъминоти дигари моддии зарҳаридон, инчунин истифодаи онҳо дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба

муҳлати аз 5 то 12 сол ҷазо дода мешавад.

2). Ҳамин қирдор, ки шахс бо истифода аз мақоми хизматӣ ё нисбати нобилиғ содир намудааст,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 7 то 15 сол бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад.

3). Иштироки зарҳарид дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ,

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 сол ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ: Шахсе зарҳарид эътироф карда мешавад, ки махсус чалб гардида, бо мақсади гирифтани подоши моддӣ амал мекунад, шаҳрванди давлате намебошад, ки дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ иштирок мекунад, дар ҳудуди он суқунати доимӣ надорад, ба ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи давлате, ки дар ҳолати ҷанг қарор дорад, шомил намебошад ва барои иҷрои вазифаҳои расмӣ дар ҳайати қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби давлати дигар фиристода нашудааст”.

О. СОҶИБЗОДА

КӢ ПЕШСАФ?

Тоҷикистон беш ва \$100 миллион кумак гирифт

Амрико, Чин, Ҳиндустон, Чопон, Русия, Нидерланд, Шветсия, Дания ва Ўзбекистон дар раддаи аввали кишварҳои кумакрасон ба Тоҷикистон қарор гирифтанд. Бино ба маълумоти омории, танҳо дар давоми 8 моҳи соли равон Тоҷикистон ба маблағи беш аз 100 млн доллар ёрии башардӯстона гирифтааст.

Қадам кишвар дар раддаи аввал?

Бино ба маълумоти Агентии оморӣ Тоҷикистон, дар моҳҳои январ-август соли 2022 ба ҷумҳурӣ 56 мамлақати хориҷи дуру наздик ба маблағи 100405,8 ҳазор доллар ё 9462,2 тонна ёрии башардӯстона расонидаанд. Масъулони Агентии омор ба Pressa.tj гуфтанд, ки аз ҷумлаи мамлақатҳои ёрирасон таносуби бештар аз рӯи арзиши ёрии башардӯстона ба Амрико - 33 фоиз, Чин - 32 фоиз, Чопон - 4,7 фоиз, Ҳиндустон - 5,9 фоиз, Шветсия - 2,2 фоиз, Русия - 3,2 фоиз,

Ўзбекистон - 1,5 фоиз, Нидерланд - 2,3 фоиз, Дания - 1,6 фоиз, Туркия, Ҷумҳурии Корея ва Олмон - 1-фоизӣ, АМА - 0,5 фоиз, Фаронса - 0,5 фоиз, Покистон - 0,4 фоиз, Қазоқистон, Италия - 0,1 фоиз, Австралия - 0,3 фоиз, Беларус, Украина - 0,1-фоизӣ рост меояд.

Тоҷикистон - кишвари камдаромад

Аз рӯи тахлиҳи теъдоди кишварҳои ёрирасон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2021 қариб тағйир наёфта бошад ҳам, аммо маблағи умумии кумак 60% афзудааст. Аз рӯи натиҷаҳои соли 2021 ба ҷумҳурӣ аз 62 кишвар ба маблағи 111 млн доллар кумак башардӯстона ворид шудааст. Қобили зикр аст, ки Тоҷикистон дар байни 30 кишвари бештар камбизоати ҷаҳон қарор дорад. Кумакҳои башардӯстона, аз қабили молу маҳсулоти гуногун, инчунин, аз ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ кумакҳои пулӣ - грант, қарзҳои имтиёзнок

ва кумакҳои техникаи мегиранд. Байни кишварҳои пасошӯравӣ Тоҷикистон ягона давлате боқӣ мемонад, ки тибқи таснифи Бонки ҷаҳонӣ аз рӯи сатҳи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ба ҳар сари аҳоли дар сафи кишварҳои сатҳи даромадашон паст қарор дорад. Маҷмӯи маҳсулоти дохилии чунин кишварҳо ба ҳар сари аҳоли камтар аз 1026 долларро ташкил медиҳад. Дар соли 2021 ММД-и Тоҷикистон ба ҳар сари аҳоли ба 886 доллар баробар шудааст. Аз рӯи натиҷаҳои соли 2021 ММД-и ҷумҳурӣ ба 98,9 млрд сомонӣ (ҳудуди 8,8 млрд доллар) баробар шуда, шумори аҳолии доимии кишвар то 1-уми январ ба 9 млн 934,4 ҳазор ва ҳоло бошад, ба 10 миллион расидааст.

Бонки авруосиёи рушд чӣ мегӯяд?

Дар гузориши қаблан нашршудаи Бонки авруосиёи рушд гуфта мешуд, ки аз рӯи натиҷаҳои соли 2021 ҳаҷми ММД ба ҳар сари

аҳоли дар Арманистон 4679, Беларус - 7333, Қазоқистон - 10 155, Қирғизистон - 1328, Русия - 12 196 ва дар Тоҷикистон 878 долларро ташкил додааст. Аммо тибқи маълумоти Ҳазинаи байналмилалӣ асёр дар соли гузашта, нишондиҳандаҳои нисбатан бештар дар ин самт миёни кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишварҳои Назди Балтика ба қайд гирифта шудааст: Эстония - 27 100, Литва - 22 411 ва Латвия - 19 538 доллар. Дар шаш кишвари боқимондаи пасошӯравӣ ҳаҷми ММД ба ҳар сари аҳоли дар соли гузашта тариқи зайл аст: Туркманистон - 8843, Озарбойҷон - 5167, Украина - 4960, Гурҷистон - 4807, Молдова - 4791 ва Ўзбекистон - 1901 доллар.

Аммо мувофиқи гузориши Бонки ҷаҳонӣ, Тоҷикистон дар гуруҳи кишварҳои сатҳи даромадашон паст ҷойгир аст. Дар ин кишварҳо Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳоли камтар аз 1026 доллар аст. Ба ин гуруҳ 31 кишвари ҷаҳон шомиланд.

Усмон РАҲИМЗОДА

ТОҶИКИСТОН АЗ КУЧО ЁРИИ БАШАРДӢСТОНА ГИРИФТ?

Тибқи маълумоти Агентии оморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ-август соли 2022 ба ҷумҳурӣ 56 мамлақати ҷаҳон ба маблағи 100405,8 ҳазор доллар ё 9462,2 тонна ёрии башардӯстона расонидаанд.

Таносуби бештар аз рӯи арзиши ёрии башардӯстона ба мамлақатҳои зерин рост меояд:

ИМА - 33,0 фоиз	
Чин - 32,0 фоиз	
Ҳиндустон - 5,9 фоиз	
Чопон - 4,7 фоиз	
Русия - 3,2 фоиз	
Нидерланд - 2,3 фоиз	
Шветсия - 2,2 фоиз	
Дания - 1,6 фоиз	
Ўзбекистон - 1,5 фоиз	
Туркия - 1,0 фоиз	
Корея - 1,0 фоиз	
Олмон - 1,0 фоиз	
АМА - 0,5 фоиз	
Фаронса - 0,5 фоиз	
Покистон - 0,4 фоиз	
Австралия - 0,3 фоиз	
Қазоқистон - 0,1 фоиз	
Италия - 0,1 фоиз	
Белорус - 0,1 фоиз	
Украина - 0,1 фоиз	

ВОКУНИШ-622

ОМУЌЗГОРРО ТУХМАТ НАКУНЕД!

Посух ба мақолаи «А, Б, Т, талаба пула те!»

Ба андешаи инҷониб, муаллифи мақолаи «А, Б, Т, талаба пула те!» хондану навиштан ва маърифати зиндагиро маҳз аз омӯзгор омӯхтааст. Ё шояд ман хато кунам. Муаллиф дар оғози навиштааш мактабу маорифро сутуни миллату давлат маънидод карда, дар охир омӯзгори кишварро зери борони санги маломат қарор медиҳад ва онҳоро ба талбандгӣ таҳқир мекунад, ки ин маро ҳамчун омӯзгор бетараф гузошта наметавонад.

Маҳз ҳамин сангандозихову тухматҳо дар ҳақи мактабу маориф буд, ки даҳҳо нафар омӯзгори кишвар тарки касб кардаву муҳоҷиратро пеша кардаанд, ки яке аз онҳо ман будам. Аммо ягона чизе маро ба мактабу маориф баргардонд, меҳри беандозаи шогирдону даъватҳои волидайнӣ онҳо буд, ки мегуфтанд: «Ба хоҳири ояндаи Ватану фарзандони мо баргардед!».

Баъди хондани мақолаи беасосу муғризонаи Мухиддин Идизода як муддат чунин андеша дар сарам чарх мезад, ки чаро омӯзгор шудам? Ба хулоса омадам, ки ман бояд омӯзгор бошам, зеро бузурге гуфтааст: «Ҳақи муаллимиро нафароне мешиносанд, медонанд ва эҳтирому кадрдонӣ мекунанд, ки худ қимату дараҷа ба манзалати илмро медонанд...».

Он чӣ айён аст, хочат ба баён нест. Имрӯз дар соҳаи маорифи кишвар бо дастгириву ғамхориҳои Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон пешрафтҳои зиёде ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар се ҳафтаи охир ба муносибати ҷашни Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои гуногуни кишвар даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. Ба андешаи рӯзноманигор Мухиддин Идизода, сатҳи дониши хонандагони муассисаҳои тахсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои тахсилоти миёна ва олии касбӣ ҷавобгӯи талабот нест ва толибилмонро мушкилсонкунӣ омӯзгорон номидааст, ки ин ягон асоси воқеӣ надорад. Аз навиштаҳои муаллиф бармеояд, ки номбурда барои китобҳои иҷоравии фарзандон ва ё наберагон ба

муассисаи таълимӣ маблағ пардохт намудааст ва бо ин тамоми омӯзгори кишварро ба талбандгӣ таҳқир мекунад, ки ин аз рӯи одамгарӣ нест. Мо, омӯзгорон, аз пул ва як қулт оби меводаи Мухиддин Идизода барин волидайн безорем ва кӯшиш ҳам намекунем, ки дастархонамонро бо пули чунин инсонҳо орошта намоем. Бояд муаллифи мухтарам бидонад, ки тибқи қонунгузорӣ, аз ҷумла, «Тартиби ба иҷора додани китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои таълимӣ» ҳар як волидайн вазифадор аст, ки маблағи китобҳои дарсиро аз рӯи нархи муайяншуда пардохт кунад. Агар чунин хизматрасонӣ ба рӯзноманигори мухтарам Мухиддин Идизода писанд набошад, ӯ ҳуқуқ дорад, ки рафта аз дӯкони китобфурӯшӣ бо нархи дучанду сечанд китобҳои дарсии фарзандонашро харидорӣ кунад ва нисбат ба омӯзгорон чунин тухматҳоро раво набинад.

Агар гуфтаҳои пучу беасоси рӯзноманигор Мухиддин Идизода асоси воқеӣ медоштанд ва бо гуфтани А, Б, Т аз хонандагон пул ҷамъоварӣ мешуд, ҳаргиз омӯзгорон як шимӯ костюмро се - чор сол наметағшиданд ва бо як ҷуфт пойафзол чор фасли солро намегузарониданд. Афсӯс, ки бо маоши омӯзгорӣ ҳатто наметавонем ба бемористон рафта, бемории худро муайян ва табобат кунем.

Дар охир аз рӯзноманигори мухтарам хоҳиш мекунам, ки бе пешниҳоди факту далелҳои муътамад номи пуршарафи омӯзгорро доғдор накунад, зеро ба ҳар кучое расида бошед ҳам, аз захмати омӯзгор аст!

Бо эҳтиром,
Қамолиддин ҚАРИМОВ,
омӯзгори МТМУ №10-и
шаҳри Душанбе

ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ МУБОРАҚ!

МАНИҶА САҒИН ИЗДИВОҶ ҚАРД. ШАВҲАРИ Ҷ КИСТ?

МАКТАБ ДАР ҚАБРИСТОН. КИ БА ДОДИ МАРДУМ МЕРАСАД?



А, Б, Т, ТАЛАБА, ПУЛА ТЕ!

Маорифи Тоҷикистон нӣз ба ислоҳот дорад!

ТУРСУНЗОДА:
СИФАТИ
ТАЪЛИМ БОЛО
РАФТААСТ

Шуъбаи маорифи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода «луқма»-и дар саҳифаи 2-и ҳафтаномаи «Тоҷикистон», таҳти №37, аз 14.09.2022 нашршударо мавриди баррасӣ қарор дод.

Дар робита ба эроди ҳафтанома дар мавриди «давра ба давра баланд бардоштани сатҳи сифати таълим» дар мисоли шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода омили зеринро пешниҳод менамоем:

Дар муқоиса ба се соли охир дар соли таҳсили 2020-2021-ум 2 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода ва дар соли таҳсили 2021-2022-юм 1 нафар хонандаи синфи 11-и Литсейи Президентӣ барои хонандагони лаёқатманди шаҳри Турсунзода сазовори аттестати аълои равияи табиӣ-риёзӣ бо медали нуқра гардидаанд.

Инчунин, дар се соли охир шумораи дохилшавии хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ тариқи Маркази миллии тестӣ ва ба муассисаҳои олии хориҷи кишвар шаҳодати баланд гардидани сатҳи сифати таълим мебошад.

Агар дар соли таҳсили 2019-2020-ум 56%-и хатмкунандагон ба муассисаҳои олии ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ дохил шуда бошанд, дар соли таҳсили 2020-2021-ум 70% ва дар соли таҳсили 2021-2022 бошад, 76%-и хатмкунандагон сазовори номи донишҷӯӣ гардиданд.

Бояд қайд кард, ки дар соли таҳсили 2019-2020 сатҳи сифати таълим дар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода 4,4%, дар соли таҳсили 2020-2021-ум 35,1% ва дар соли таҳсили 2021-2022-юм 40,7%-ро ташкил медиҳад. Ин шумора гувоҳи он аст, ки сатҳи сифати таълим баланд бардошта шудааст.

Л. РАҶАБОВА,
мудирӣ шуъбаи маорифи
шаҳри Турсунзода

PRESSA.TJ
СОНОМАИ НАШРИЯИ ТОҶИКИСТОН

ХАБАРҲОИ
ТОҶИКИСТОН
ВА ҶАҲОН

НИМ АСР БО ТЕЛЕВИЗИОН

Ҳаёти гурезагон аз дурбини
Саидмуроди Ҳасанзод

Ҷ беш аз ним аср дар телевизион кор кард. Дар даврони раиси 7 нафар ба Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон - аз Ғоиб Қаландаров то Нуриддин Саид. Умрашро сарфи кори телевизион кард ғуем, хато намешавад. Ин даргоҳ ба Саидмурод Ҳасанзод (Раҳимов) ному нон дод...

Саидмурод Ҳасанзод дар рустои Бакарон (Ҳоча Бикрон) ҷашм ба олами ҳастӣ кушода, айёми тифливу таҳсилоташ ҳамин ҷо сипарӣ гашт. Он рӯзгор ҳамсолони ӯ рӯзгори сангине доштанд, вале айёми бегубори кӯдакиро ҳамеша бо завқ ба ёд меорад.

Саидмурод баъди хатми мактаби ҳафтсола дар мактаби миёнаи №18-и ноҳияи Шохмансур таҳсилро идома медиҳад. Соли 1965 ба шуъбаи журналистикаи Университети давлатии Тоҷикистон дохил шуд. Аз солҳои донишҷӯӣ ба кори телевизион шавқу рағбат пайдо мекунанд ва аз соли 1969 ба кори телевизион мегузарад.

Он солҳо дар кишвар ҳамагӣ як шабакаи телевизион ғаёлият мекард ва мавқеъ пайдо кардан дар он хеле душвор буд, вале Ғоиб Қаландаров - раиси вақти Кумита ба ӯ бовар кард ва ӯро ба ҳайси муҳаррири барномаи «Аҳбор» ба кор қабул намуд.

Даврони гулгулшукуфоии давлати советӣ буд он замон. Мавзуи асосии хабарнигори «Аҳбор» фатҳи плани панҷсолаву анҷуманҳои Ҷизби коммунист (КПСС), ҷамъоварии ҳосили «тиллои сафед» ва монанди ин. Саидмуроди Ҳасанзод гоҳо ба корхонаи бузурги саноатӣ медавид, гоҳо ба маҷлиси ҷизбӣ, гоҳо ба сохтмонҳои азим ва гоҳо зеро офтоби сӯзон ба майдонҳои пахтазор, то гузоришҳои ҷолибу диданӣ пахш кунад... Муваффақ ҳам буд. Ҳамеша таҳсину офарин мешунид.

Солҳои 90-уми садаи мозӣ мавҷи ҳудӯгоҳиву ҳештаншиносӣ ва баъдан шиорафканиву манфиатхоҳӣ мардумро аз майдонҳои ҳарбу зарбу созандагӣ батадриҷ ба майдонҳои ҳангомаву «озодихоҳӣ ва истиқлолхоҳӣ» кашид. Бо тақозои вазифа Саидмурод Ҳасанзоду ҳамкасбонаш ба ин майдон давиданд, то гузоришҳо омода кунанд ва ҳақиқати ҳолро ба мардум расонанд. Окибати ин кашмокашиҳо мардумро ба бунбасту сарсонихо расонид. Мардуми зиёде ба кӯи ноумедӣ фитода, сокинони кишвар ба ҳоки Афғонистон гурезаи иҷборӣ шуданд. Ово-рагиву дарбадариҳои мардуми



тоҷик низ дар гурбат аз «ҷашмак»-и наворбардори телевизион дур намонд.

Саидмуроди Ҳасанзод бо ғуруҳи эҷодии барномаҳои «Аҳбор»-и Телевизиони Тоҷикистон тавассути гузаргоҳи Ҳайратон ба маҳали истиқомату будубоши гурезагони иҷбории тоҷик сафар намуда, аз он сӯйи марз низ репортаж мусоҳибаҳо таҳия намуд...

Гурезагони тоҷик тавассути Пешвои миллат зери шиори «То охири гурезаҳои тоҷикро ба Ватан бармегардонем!» ба Ватан баргардонида шуданд ва ғуруҳи эҷодии ТВТ таҳти сарвари Саидмурод Ҳасанзод ин қорвонро низ наворбардорӣ мекарданд. «Вақти ба зодгоҳ расидани гурезагон фаромӯшнашуданӣ аст», - мегӯяд бо гузашти солҳо ин журналисти соҳибтаҷриба ва идома медиҳад: «Мӯйсафед ба замин парӯ фитода, зираҳои ғуҳарбори ҳоки Ватанро мебӯсиду мебӯйид ва сипас онро ба дидагонаш меомид... Бародар бародари ғурбатии худро ба оғӯш мегирифт. Модарону хоҳарон ашқрезон дари қулбаҳои худро боз мекарданд...».

Ин лаҳзаҳоро Саидмуроди Ҳасанзод чун пурбортарин солҳои қораш дар телевизион ба ёд меорад.

Аз соли 2003 баъди ба нафақа баромадан Саидмурод Ҳасанзод боз ҳам баҳри рушди кори телевизион ҳамчун масъули барномаҳои хабарӣ ва мураббии журналистони ҷавони ояндасоз дар телевизиони «Ҷаҳоннамо» ғаёлиятро идома дод.

Имрӯз, ба қавле давлати пирӣ меронад, вале бештари вақт дар қабзаи беморӣ аст... Вале хоҳираҳои гуворо аз ғаёлияти 50-солаи қорӣ ба ӯ нерӯ мебахшанд.

Маҳмадмуроди САЙДАЛӢ,
узви Иттифоқи
рӯзноманигорони
Тоҷикистон

АСТРОЭКСКУРСИЯ

Чӣ тавр ҷавони тоҷик мардумро бо олами моҳу ситораҳо ошно мекунад?

Парвизи Орзукул ҳар шом кӯдакону наврасонро ба олами моҳу ситораҳо роҳнамоӣ мекунад. Ӯ бо телескопи худ дар майдонҳои Сирки давлатӣ ва Китобхонаи миллии Тоҷикистон астроэкскурсия ташкил мекунад. Мегӯяд, ҳадафи ӯ ҷалби тавачҷуҳи наврасон ба илмҳои дақиқ, хоса астрономия аст.

Парвиз Орзукул донишҷӯи риштаи энергетикаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ аст, вале ба астрономия шавқи беандоза дорад.

“Аз кӯдакӣ ҳамеша ба осмон нигоҳ мекардаму ситораҳоро мешуморидам. Ба худ суол меодам, ки онҳо чӣ бошанд? Чӣ хел пайдо мешаванд? Ин суолҳо маро ба омӯзиш водор карданд. Баъдан дар мактаб ба фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ шавқ пайдо кардам. Ман дар деҳа калон шудаам ва намендистам, ки дар Тоҷикистон ин соҳа чӣ гуна рушд кардааст. Бинобар ин, зиёда филмҳои ҳуҷҷатии Стивен Хокинго тамошо мекардам. Фаза ва астрономия аз овони кӯдакӣ бо ман аст”, - мегӯяд Парвиз.

Парвиз бо омӯзишҳои худ қаноат накарда, тасмим гирифт, ки дигаронро низ бо асрори коинот ошно кунад. Бинобар ин, аз моҳи апрели ҳамин сол ӯ дар назди Сирки давлатӣ ва Китобхонаи миллии астроэкскурсия роҳандозӣ намуд. Астроэкскурсияи ӯ қомилан ройгон аст.

Парвиз ҳамроҳи телескопи худ ҳар шом соати 19:00 ба яке аз ин майдонҳо омада, астроэкскурсия ташкил мекунад. Ин иқдоми ӯ дар шабақаҳои иҷтимоӣ хаводорони зиёде пайдо кард.

“Аввалҳо мардум ба ман ва телескопам ҳайрон-ҳайрон нигоҳ мекарданд. Худам ҳам аввалҳо дар ҳолати нугувор мемондам. Вале зиёд меҳостам, ки мардум дар бораи астрономия маълумот дошта бошанд. Бинобар ин, аз онҳо даъват мекардам, ки дар астроэкскурсияи ман ширкат кунанд. Гумон надохтам, ки одамон ин қадар

ба астрономия тавачҷуҳ пайдо мекунад. Ҳатто дар яке аз рӯзҳои моҳи май дар рӯзи астрономия, теъдоди хоҳишмандон ба



1000 нафар расид”, - мегӯяд ҳамсухбати мо.

Парвиз мегӯяд, ки аксари сокинони кишвар дар бораи астрономия кам маълумот доранд: “Мардум намедонанд, ки моҳу ситора аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд. Дар вақти тамошо бо телескоп онҳо суолҳои аҷиб медиханд. Аз ҷумла мепурсанд, ки бо ин асбоб обу хаворо санҷидан мумкин аст ё не? Боз мепурсанд, ки




қанӣ бо телескопат бин, тақдирӣ мо чӣ мешуда бошад? Ва монанди ин. Албатта, ман кӯшиш мекунам, ки ба саволҳои онҳо посухи дуруст диҳам”.

Парвиз Орзукул дар шабақаҳои иҷтимоӣ ҳам барои дӯстдорони астрономия бо забони тоҷикӣ маълумот омода мекунад. Саҳифаи ӯ “Всенаука” дар Facebook 36 ҳазор обуначӣ дорад. Дар шабақаи “Ютуб” низ ӯ саҳифаи “ADASTRA RO”-ро роҳандозӣ кардааст, ки дар он низ бо забони тоҷикӣ оид ба илмҳои дақиқ маълумот нашр мекунад. Ҳамин аст, ки соли равон ӯ дар рейтингҳои “Топ 10 блогери бехтарини Тоҷикистон” қарор гирифт.

Парвиз мегӯяд, ки соҳаи астрономия дар Тоҷикистон ба ҳадди кофӣ рушд накардааст, бинобар ин, ӯ магистратура дар кишварҳои хориҷ давом доданист.

“Падару модарам меҳостанд, ки дар оянда табиб шавам. Ман ба астрономия тавачҷуҳ доштам, вале донишҷӯи риштаи энергетика шудам. Вале ба астрономия шавқи бештар дорам. Телескопро бо маблағи худам харидам. Меҳнам дар оянда дар ин самт муваффақ шавам. Ҳам худам асрори коинотро омӯзам, ҳам онро ба дигарон омӯзонам”, - мегӯяд Парвизи Орзукул.



Уғлой ҚУТБИДДИНЗОДА

АЗ БУНЁДИ ИТТИФОҚ ТО АКАДЕМИЯСОЗӢ


Суҳбати ошкоро бо Муллозухур Тоҳирӣ

Хабар расид, ки табиби машҳури тоҷик Муллозухур Тоҳирӣ дар талоши ташкил кардани курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишии тиби халқӣ ва таъсиси Академияи тиби мардумӣ дар назди Ассотсиатсияи тиби халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дар як суҳбати вижа бо ин ва дигар масоили марбут ба соҳаи тандурустиро пеш гузоштем.

- Мухтарам Муллозухур Тоҳирӣ, тавре медонем, шумо нафаре ҳастед, ки пайваста бахри амалисозии иқдомҳои мухталиф меқӯшед. Аммо аввал бигӯед, ки тақдирӣ Иттифоқи байналмилалӣ нависандагон ва табибон чанд сол пеш таъсисдодаатон чӣ шуд?

- Ин иттифокро мо соли 2018 таъсис додем, ки ҳоло зиёда аз 100 узв дорад. Аз ҷумла дар Ўзбекистон, Қазокистон, Русия ва Македония низ бахшҳои иттифок фаъолият доранд. Шiori мо “Сулҳ дар тамоми ҷаҳон, солимӣ, дарозумрӣ, ҳифзи табиат ва дӯстии байни халқҳо” мебошад.

- Ҳоло ки нияти ташкили курсҳои омӯзишии тиби халқиро до-



ред, ин тасмимро пурра таҳлилу ояндабинӣ кардаед?

- Мо қаблан ҳам курсҳои кӯтоҳмуддати тиби халқиро таъсис дода будем, вале чанд муддат аз сабаби сафарҳои ман ба хориҷи кишвар ин курсҳо тамдид карда шуданд. Албатта. Мо база дорем, базае, ки

одамон ҳам омада истироҳат кунанд, ҳам омӯзанд ва ҳам саломатияшонро барқарор созанду рафта дигаронро омӯзонанду солим гардонанд.

Ҳоло бист курси мушаххасро пешбинӣ кардаем, ки дар бораи баъзеи онҳо маълумот медиҳам:

ГИЁҲДАРМОНӢ. То имрӯз мо 7 конгресси байналхалқӣ оид ба гиёҳдармонӣ гузаронидем, ки олимони аз кишварҳои гуногун иштирок карда, мубодилаи афкор намудаанд. Материалҳои конгрессро, ки 1500 саҳифаро ташкил медиҳанд, дар шакли китоб омода кардем.

СУЗАНДАРМОНӢ. Вақте маҷлиси Академияи тиббии СҶШ дар Москва гузашт, онҳо ман пешниҳод кардам, ки духтурҳо бояд 5-10 рӯз курси сӯзандармонӣ гузаранд. Зеро, ҳар як ихтисосманд дар баробари гирифтани мондан ва қоркард намудани сӯзан бояд аноматияву физиологияро хуб донанд, чунки имрӯз аллакай дар саҳифаҳои интернетӣ барои табобати сӯзандармонӣ нақшаҳо ҳастанд. Масалан нақшаи фишорбаландӣ ё қисматҳои системаи асаб, ки бояд дар қадом нуктаҳо мондани сӯзанҳоро донӣ.

МУСИҚИДАРМОНӢ. Табобат бо мусиқӣ низ муҳим аст. Як боби қори илми ман табобат бо мусиқӣ буд. Ҳозир зиёда аз дусад ҷиптаҳои табобатӣ дорам, ки масалан дар ҳолати фишорбаландӣ бояд

қадом мусиқиро монем, барои руҳафтадӣ, барои дардро нест кардан, барои одамро ба ҳаяҷон овардан... Вақте ҷунин табобат қорӣ мегардад, солимӣ мардуми мо хубтар мешавад. Ниёз ба дору камтар мегардад.

Ҳозир мо дар арафаи барномасозӣ ҳастем ва дар ин қор ба мо мусиқииносо Аслиддин Низомов кумак мекунад. Бо Зебо Аминзода низ суҳбат кардем, дар хусуси он, ки чӣ хел ракс зеро таъсири мусиқӣ дигаргунӣ меорад ба организм.

Бӯйдармонӣ. Таваассути бӯй бисёр беморонро табобат мекунад.

ҒИЗОДАРМОНӢ. Масалан ман шахсан ба Русия назди як духтур рафтам. Қариб як соат зиёдтар бо ман суҳбат карда, нақшаи хӯрокхӯриямро қашидод, ки бояд қадом хӯрокхоро хӯрам, то бе ягон дору хуб шавам.

МАҲСДАРМОНӢ. Ин навъи табобат ба ҳама маълум аст. **ТАБОБАТИ МАНУАЛӢ.** Усули устухонхоро ҷо ба ҷо кардан аст. Ман чанд шогирд дорам дар ин самт.

(Давомаш дар саҳ. 13)

ЛАҲЗА БА ЛАҲЗА: ҲУҶУМИ НИЗОМИЁНИ

14 СЕНТЯБР

ХРОНИКА СОБЫТИЙ НА

ТОЧИКӢ

РУССКИЙ

07:15

Гуруҳи мусаллаҳи хизматчиёни ҳарбии пости сарҳадии «Булакбошӣ»-и дидбонгоҳи сарҳадии «Капчигай»-и отряди сарҳадии «Баткен»-и Қирғизистон дар мавзеи «Кех» пайдо мешаванд.

07:28

Хизматчиёни ҳарбии пости мазкур аз силоҳи гуруҳии 60 мм миномётҳо ба тарафи пости сарҳадии «Кех»-и Тоҷикистон оташ мекушоанд ва муноқишаи мусаллаҳона оғоз мегардад.

08:10

Хизматчиёни ҳарбии пости сарҳадии «Кех» сержант Қурбонов Фатҳиддин ва аскари қаторӣ Ашуров Раҳмоналӣ аз тирӣ сарҳадбонии Қирғизистон ҷароҳат мебардоранд ва онҳо ғавран ба бемористони шаҳри Исфара интиқол дода мешаванд.

08:54

Як адад мошини одамбар ва як адад мошини зиреҳпӯши ҷангии БРДМ бо хизматчиёни ҳарбии қирғиз ба пости сарҳадии «Булакбошӣ» ворид мешаванд ва ҷангиён бо дигар сарҳадбонии қирғиз ҳамроҳ шуда, бар муқобили сарҳадбонии тоҷик оташфишонӣ мекунанд.

09:25

Қаторӣ Меникулов Аслан (Тоҷикистон) ҷангоми иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дар пости сарҳадии «Кех» (Тоҷикистон) тир меҳӯрад ва дар ҷои ҳодиса ба шаҳодат мерасад.

09:50

Бо ташаббуси тарафи Тоҷикистон отшбас эълон мегардад.

10:02

Бо сабаби ба ҷониби нуқтаи сарҳадии «Кех»-и (Тоҷикистон) бо силоҳи гуруҳии миномёт тирпарронӣ кардани сарҳадбонии Қирғизистон воҳӯрии намояндагии сарҳадии тарафҳо, ки ба нақша гирифта шуда буд, оғоз нагардид.

10:40

Тарафҳо маротибаи дуюм отшбас эълон карданд.

10:43

Воҳӯрӣ миёни намояндаи сарҳадии ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен дар минтақаи «Кех» баргузор гардид.

10:48

Аз ҷониби Қирғизистон ба ҷониби нуқтаи сарҳадии «Кех» - Тоҷикистон аз силоҳи гуруҳии миномёт оташ мекушоанд. Задухӯрд такроран оғоз ёфт. Воҳӯрӣ бенатиҷа монд.

13:30

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии «Боғистон» оғоз гардид.

В районе «Кех» были замечены перемещения вооруженных групп военнослужащих погранпоста «Булакбоши» погранзаставы «Капчигай» пограничного отряда «Баткен» Кыргызстана.

Военнослужащие этого поста открыли огонь из 60-мм минометов в сторону пограничного поста Таджикистана «Кех», что послужило началом вооруженного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном.

От пуль кыргызских пограничников были ранены военнослужащие погранзаставы «Кех» РТ сержант Курбонов Фатхиддин и рядовой Ашуров Рахмонали, которые были немедленно доставлены в больницу города Исфара.

Одна грузовая машина для перевозки людей и один бронетранспортер БРДМ с кыргызскими военнослужащими прибыли для усиления кыргызского погранпоста «Булакбаши».

В результате обстрела кыргызскими военнослужащими рядовой Меникулов Аслан (РТ) погиб при исполнении служебных обязанностей на погранпосту «Кех» (РТ).

По инициативе таджикской стороны было объявлено огневое перемирие.

Из-за минометного обстрела кыргызскими пограничниками погранпоста «Кех» (РТ) запланированная встреча пограничных представителей сторон не состоялась.

На территории погранпоста «Кех» состоялась встреча пограничного представителя Республики Таджикистан по Согдийской области и пограничного представителя Республики Кыргызстан по Баткенской области.

Кыргызская сторона открыла огонь по пограничному посту «Кех» РТ из минометов. Бои вновь возобновились. Встреча оказалась безрезультатной.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Бо-гистон».



14:16

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии «Душанбе» оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Душанбе».

14:27

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии «Шӯроб» оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Шӯроб».

14:45

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии «Чоркух» оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Чоркух».

15:15

Тарафҳо маротибаи сеюм оташбас эълон карданд.

Стороны в третий раз договорились о прекращении огня.

15:47

Воҳӯрии миёни намояндаи сарҳадии ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен дар минтақаи «Ҳоҷаи Аъло» баргузор гардид.

В районе «Ходжаи Аъло» состоялась встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийской области и пограничным представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области.

20:30

Воҳӯрӣ миёни намояндаи сарҳадии ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен дар минтақаи «Чорқишлоқ» бо иштироки гуруҳи қорӣ тарафҳо баргузор гардид.

С участием рабочей группы обеих сторон в районе «Чорқишлоқ» состоялась встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийской области и пограничным представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области.

21:30

Анҷоми воҳӯрӣ.

Завершение встречи.

15 СЕНТЯБР

ДАВОМИ Ш/РУЗ

Дар тамоми минтақаҳои назди сарҳадӣ бо ҶТ ҷониби қирғиз қувваҳои захиравии худро барои пузӯр кардани амалиёти минбаъда ҷамъ меорад.

На всех приграничных с Республикой Таджикистан направлениях кыргызская сторона собирает резервные силы для активизации дальнейших действий.

16 СЕНТЯБР

05:07

Аз ҷониби низомиёни дидбонгоҳи сарҳадии «Қара»-и ҶҚ ба самти дидбонгоҳи сарҳадии «Сурх» бе ягон сабаб тирпарронӣ оғоз гардид.

Военнослужащие погранперехода «Кара» Республики Кыргызстан без объяснения причин открыли огонь в сторону погранперехода «Сурх».

ҚИРҒИЗИСТОН БА ТОҶИКИСТОН ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКОЙ ГРАНИЦЕЙ

06:05

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Шӯроб” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Шуроб».

16:13

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Душанбе” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Душанбе».

06:19

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Боғдорӣ” ва ШНС “Гулистон” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранзаставы «Богдори» и «Гулистон».

06:25

Тарафҳо оташбас эълон намуданд.

Стороны договорились о прекращении огня.



06:31

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Лаккон” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Лаккон».

06:35

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Ҳоҷаи Аъло” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Хочаи Аъло».

06:41

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи пости сарҳадии “Чорқишлоқ” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Чорқишлоқ».

06:53

Ҷониби Қирғизистон дар минтақаи Ворух аз чархболи ҷангӣ истифода бурд.

Кыргызская сторона применила боевой вертолет в районе Ворух.

06:55

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Бедак” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Бедак».

06:59

Вохӯрии намояндаи сарҳадии ҚТ ва намояндаи сарҳадии ҚҚ дар сатҳи сардорони отрядҳои сарҳадӣ дар минтақаи “Ҳоҷаи Аъло” баргузор гардид.

В районе «Ходжаи Аъло» состоялась встреча начальников пограничных служб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан.

07:10

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Овҷи-қалъача” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Овчи калъача».

07:16

Задухӯрди мусаллаҳона дар наздикии комендатураи сарҳадии “Ворух” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались недалеко от комендатуры погранперехода «Ворух».

07:28

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи пости сарҳадии “Кех” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранпаста «Кех».

07:30

Тарафҳо бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон оташбас эълон намуданд.

По инициативе таджикской стороны объявлено о прекращении огня.

07:54

Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи сарҳадии “Боғдорӣ” аз силоҳи гуруҳии миномёт оташ кушоданд.

Кыргызская сторона открыла минометный огонь по погранпереходу «Богдари».

08:00

Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Боғистон” аз ҷониби низомиёни Қирғизистон ба тарафи манзилҳои истиқомати аҳолии маҳаллӣ оташкушоӣ бо истифода аз силоҳи оташфишон ва гуруҳӣ оғоз ёфт.

В районе погранперехода «Боги-стон» кыргызские военные открыли огонь по населенным пунктам с применением огнестрельного и группового оружия.

08:37

Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Лаккон” гулӯлаҳои миномётӣ, ки аз ҷониби Қирғизистон мешуданд, ба ҳудуди Ҷумҳурии Ўзбекистон гузашта, метарканд.

В районе погранперехода «Лаккон» минометные снаряды, выпущенные Кыргызстаном, пересекли территорию Республики Узбекистан и разорвались.

08:38

Пости сарҳадии “Жигдалик”-и ЧҚ аз ҷониби низомиёни тоҷик ишғол карда шуд.

Пост погранзаставы «Жигдалик» РК занят таджикскими военными.

08:43

Дидбонгоҳи сарҳадии “Достук”-и ЧҚ аз ҷониби низомиёни тоҷик ишғол карда шуд.

Пограничный пункт «Достук» РК занят таджикскими военными.

09:12

Шоҳроҳи “Арка” зери назорати низомиёни тоҷик қарор гирифт.

Автоматгистраль «Арка» перешла под контроль таджикских военных.



🕒 09:35

Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳади “Лаккон” аз ҷониби низомиёни Қирғизистон манзили истиқомати аҳолии маҳаллӣ (шаҳри Исфара) зери оташ қарор гирифт.

В районе погранперехода «Лаккон» кыргызскими военными подожжены жилые дом местных таджикских жителей.

🕒 10:20

Минтақаи обтақсимкуни ва дидбонгоҳи сарҳади “Ортабуз” дар рафти амалиёти ҳарбӣ ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Район водораспределения и погранпереход «Ортабуз» в ходе военной операции занят таджикскими военными.

🕒 10:38

Дидбонгоҳи сарҳади “Самаркандек” ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Погранпереход «Самаркандек» РК перешел под контроль таджикских военных.

🕒 11:01

Дидбонгоҳи сарҳади “Жанижер” ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Погранпереход «Жанижер» РК перешел под контроль таджикских военных.

🕒 11:03

Дар минтақаҳои “Боғистон” ва “Лаккон” тайёраи бесарнишин (“Байрактар”) -и Қирғизистон пайдо мешавад.

В районе «Богистон» и «Лаккон» были замечены кыргызские беспилотники «Байрактар».

🕒 11:14

Дидбонгоҳи сарҳади “Минбулоқ” ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Погранпереход «Минбулоқ» РК переходит под контроль таджикским военных.

🕒 11:24

Як адад танки ВМ ҚТ дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳади “Шӯроб” тариқи бесарнишини “Байрактар” -и Қирғизистон тарконида шуд.

В районе погранперехода «Шуроб» кыргызским беспилотником «Байрактар» подбивается один танк минобороны РТ.

🕒 11:58

Дидбонгоҳи сарҳади “Капчигај” ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Погранпереход «Капчигај» РК переходит под контроль таджикских военных.

🕒 13:29

Роҳи алтернативии Аксай зери назорати низомиёни тоҷик қарор гирифт.

Альтернативная дорога на Аксай переходит под контроль таджикских военных.

🕒 14:05

Вохӯрии намояндагии сарҳадӣ миёни Раисони ҚДАМ ҚТ ва ҚҚ дар минтақаи “Равот” баргузор гашт. Тарафҳо оташбас эълон карданд.

В районе «Равот» состоялась встреча руководителей погранслужб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан. Стороны объявили о прекращении огня.

🕒 15:10

Аз минтақаи дидбонгоҳи сарҳади “Самаркандек” -и Қирғизистон ҷониби минатақи “Шӯроб” (Тоҷикистон) қирғизҳо оташ мекушоянд.

Со стороны погранперехода «Самаркандек» РК открыт огонь по району «Шуроб» РТ.

🕒 15:53

Дидбонгоҳи сарҳади “Булакбошӣ” -и ҚҚ аз ҷониби низомиёни тоҷик ишғол карда мешавад.

Погранпереход «Булакбоши» РК занят таджикскими военными.

🕒 17:40

Дар минтақаи “Хистеварз” бесарнишини “Байрактар” -и Қирғизистон пайдо мешавад.

В районе «Хистеварз» замечен кыргызский беспилотник «Байрактар».

🕒 17:48

Дар минтақаи “Ворух” ду адад тайёраҳои АН-и ҳарбӣ ва як адад хархболи Қирғизистон пайдо гардиданд.

В районе «Ворух» замечены два самолета АН и один вертолет.

🕒 17:54

Як адад мошини зиреҳпӯши ВМ ҚТ дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳади “Шӯроб” тариқи бесарнишини “Байрактар” -и Қирғизистон тарконида шуд.

Кыргызским беспилотником «Байрактар» в районе погранперехода «Шуроб» взорван один бронетранспортер минобороны РТ.

🕒 17:58

Дар мавзеи “Овчӣ-қалъача” аҳолии маҳаллӣ, ки дар назди масҷид чамъ омада буданд, мавриди оташи ҳарбиёни Қирғизистон қарор гирифтанд. Зиеда аз 20 нафар мардуми намозхон ба шаҳодат расиданд, беш аз 100 нафар захмӣ гаштанд.

В районе «Овчи-кальча» местное население, собравшееся перед мечетью для вечерней молитвы, были обстреляны кыргызской стороной. В результате обстрела более 20 человек погибло и более 100 человек получили ранения.

🕒 18:38

Як адад мошини тупии “Град” -и ВМ ҚТ дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳади “Шӯроб” тариқи бесарнишини “Байрактар” -и Қирғизистон тарконида шуд.

Боевая машина «Град» минобороны РТ взорвана в районе погранперехода «Шуроб» беспилотником «Байрактар» РК.

🕒 20:25

Тарафҳо отшбас эълон менамоянд. Стороны объявляют о прекращении огня.

🕒 21:24

Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи сарҳади “Бедак” (Тоҷикистон) аз силоҳи гуруҳӣ ҳарбиёни қирғиз оташ кушоданд.

Кыргызские военнослужащие открыли огонь из группового оружия по погранпереходу «Бедак» РТ.

17 СЕНТЯБР

🕒 07:40

Вохӯрии намояндагии сарҳадӣ миёни Фармондеҳони Қўшунҳои сарҳади ҚТ ва ҚҚ, инчунин раисони вилоятҳои Суғд ва Боткен дар минтақаи “Гулистон” -и ноҳияи Исфара баргузор гардид.

В районе «Гулистон» Исфаринского района состоялась встреча между представителями пограничных служб Республики Таджикистан и Республики Кыргызстан, а также главами Согдийской и Баткенской областей.

🕒 08:45

Анҷоми вохӯрӣ

Завершение встречи

🕒 08:50

Аз ҷониби Қирғизистон ҳарбиёни қирғиз ба нуқтаи сарҳади “Чоркишлоқ” -и дидбонгоҳи сарҳади “Сурх” (Тоҷикистон) аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. Тирпарронии яктарафа то 11.25 идома ёфт. Сарҳадбонони Тоҷикистон тирпарронӣ накарданд.

Кыргызские военнослужащие открыли огонь по погранпосту «Чоркишлак» погранперехода «Сурх» (РТ). Односторонняя стрельба продолжалась до 11.25.

🕒 11:40

Аз самти Қирғизистон ба ҷониби дидбонгоҳи сарҳади “Қарамиқ” -и отряди сарҳади “Лахш” (Тоҷикистон) аз мошини тупии “Град” оташ кушода мешавад, ки дар натиҷа дар наздикии мактаби деҳаи “Қарамиқ” як нафар нобилиғ захмдор гардид.

С кыргызского направления был открыт огонь из РСЗО Град в сторону погранперехода «Карамик» пограничного отряда «Лахш» (РТ). В результате обстрела возле школы села Карамик был ранен один несовершеннолетний.

🕒 14:00

Вохӯрии намояндаи сарҳадбонони Тоҷикистон ва намояндаи сарҳадбонони Қирғизистон дар минтақаи “Қарамиқ” баргузор гардид. Дар вохӯрии мазкур намояндаи сарҳади қирғиз подполковник Исаков Мансур изҳор мекунад, ки низомиёни қирғиз ва фиристодагонии сохторҳои қудратии Қирғизистон, ки барои пурзӯр кардани сарҳад сафарбар шудаанд, ба ӯ иттилоат намекуянд ва фармонашро иҷро наменамоянд.

Встреча представителей пограничных служб Таджикистана и Кыргызстана состоялась в районе «Карамик», на которой представитель Кыргызстана подполковник Исаков Мансур заявил, что кыргызские военные и представители кыргызских силовых структур, мобилизованные для укрепления границы, ему не подчиняются и не выполняют его приказы.

🕒 14:30

Анҷоми вохӯрӣ.

Завершение встречи.

🕒 17:25

Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи сарҳади “Қарамиқ” аз силоҳи гуруҳӣ оташ кушоданд. Тирандозӣ то 18.35 идома ёфт.

Кыргызская сторона открыла огонь по погранпереходу «Карамик» из группового оружия. Стрельба продолжалась до 18.35.

🕒 18:37

Тарафҳо отшбас эълон менамоянд. Стороны объявляют о прекращении огня.

🕒 то ҳол

Дар тамоми хатҳои сарҳадӣ ҷониби Қирғизистон қувваҳои захиравии ҳудуд чамъ оварда истодааст.

Кыргызская сторона собирает резервные силы на всех приграничных направлениях.

ҚУРБОНИЁНИ НИЗОЪ ДАР МАРЗ

ИНҲО АЗ ТИРИ НИЗОМИЁНИ ҚИРҒИЗ БА ШАҲОДАТ РАСИДАНД



То 21-уми сентябри соли 2022 номи 61 қурбонии муноқишаҳои охир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дастраси Pressa.tj гардид. Онҳо дар задухӯрдҳои мудҳиши рӯзҳои 14 ва 17-уми сентябри соли равон барои ҳимояи Ватан ҷон нисор кардаанд. Аммо бархеи дигар, ки аҳолии осоишта мебошанд, қурбони ҳамлаи ноҷавонмардонаи қирғизҳо шуданд. Ёду номашон гиromӣ бод!

АЗ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚУ ТАРТИБОТ

1. Шухрат Начмиддинзода, 33-сола, зодаи ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон, милитсия дар Ворух.
2. Ғолиб Абдунабиев, 34-сола, майёр, афсари Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, зодаи шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд.
3. Нусратулло Фатхулло, 25-сола, зодаи ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон. Падари ду фарзанд ва ҳамсараш интизори тифли саввум аст.
4. Сафаралӣ Ҳасан, 23-сола, зодаи ноҳияи Восеъи вилояти Хатлон.
5. Олимназар Холиқназаров, зодаи вилояти Бадахшон, падари як фарзанд, подполковник.
6. Хирадманд Усмонзода, 28-сола, зодаи ноҳияи Айнии вилояти Суғд, соҳиби як фарзанд.
7. Шухрат Тағоймуродов, 24-сола, зодаи ноҳияи Абду-

рахмони Ҷомии вилояти Хатлон.

8. Назрулло Олимов, 20-сола, зодаи ноҳияи Ваҳши вилояти Хатлон.
9. Салоҳиддин Муъминов, 22-сола, зодаи ноҳияи Ваҳши вилояти Хатлон.
10. Шухрат Абдулҳаев, 24-сола, зодаи ноҳияи Ваҳши вилояти Хатлон.
11. Саидмуъмин Абдуллоев, зодаи ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон, ронандаи фармондеҳи Гвардии миллӣ.
12. Ҳодибой Султонов, лейтенанти калони милитсия, корманди Шӯъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара.
13. Фирдавс Худойбердиев, 20-сола, зодаи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон.
14. Раҳматшоҳи Шамсизод, 22-сола, зодаи ноҳияи Восеъи вилояти Хатлон.
15. Саврон Худойбердиев, хатмкардаи Донишқадаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ.
16. Содирбек Неъматзода, 25-сола, зодаи ноҳияи Мастчоҳ, соҳиби як фарзанд.
17. Нурмуҳаммад (Атоев) Холзода, 22-сола, зодаи ноҳияи Кухистони Мастчоҳи вилояти Суғд. Афсари Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Конибодом. Оиладор, соҳиби ду фарзанд.
18. Аловиддин Мирзоев, 36-сола, афсар, зодаи ноҳияи Айнии вилояти Суғд. Падари се фарзанд.
19. Мансурҷон Қаямов, зодаи ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон, лейтенант.

20. Шералӣ Раҳимзода, афсари неруҳои марзбонӣ. Зодаи ноҳияи Дарвози ВМКБ.

21. Бахтовар Мирзоев, 25-сола, зодаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон.
22. Муҳаммад, зодаи ноҳияи Зафаробод.
23. Шамсулло Ҳайдаров, 42-сола, зодаи ноҳияи Фарҳори вилояти Хатлон.
24. Меҳриддин Миралиев, 39-сола, зодаи ноҳияи Муъминобод. Афсари неруҳои марзбонии Тоҷикистон.
25. Убайдулло Ибодулло, зодаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон.
26. Неъматулло Раҳматулло, афсар, зодаи шаҳри Норақ.
27. Сабриддин Ҷумъаев, афсари неруҳои марзбонӣ, зодаи ноҳияи Рашт.
28. Саидҷалол Расулзода, афсар, зодаи ноҳияи Восеъ.
29. Фатҳиддин Ҷаъфарзода, зодаи шаҳри Ваҳдат.
30. Сорбон Худойбердизода, 22-сола, зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд. Афсари Кумитаи давлатии амнияти миллӣ.
31. Абдурахмон Нуров, зодаи ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон.
32. Муҳаммадҷон Пиров, 34-сола, зодаи ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд.
33. Чамшад Набиев, зодаи шаҳри Ваҳдат. Соҳиби ду фарзанд.
34. Ибодулло Рӯзиев, 20-сола, зодаи ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонии вилояти Хат-

лон.

35. Некрӯз Исломов, 19-сола, зодаи ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон.
36. Аслан Менекулов, 19-сола, сарбоз, зодаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон.
37. Набиҷон Аҳмедов, зодаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
38. Зикруллоҳи Амруллоҳ, 20-сола, зодаи ноҳияи Ваҳши вилояти Хатлон. Ҳамагӣ 15 рӯз то анҷоми хизматаш монда буд.
39. Зайниддин Холбоев, 20-сола, зодаи ноҳияи Панчи вилояти Хатлон.

АҲОЛИИ ОСОИШТА

40. Аҳрор Неъматов, мудири мактаби ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
41. Солеҳҷон Раҳимов, пизишк, 45-солаи ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
42. Насриддин Ҳайдаров, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
43. Ғуломҷон Акбаров, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
44. Абдусалом Абдушукуров, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
45. Абдусит Сатторов, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
46. Муҳаммадҷон Болтуев, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
47. Қирғизбой Қирғизбоев, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
48. Умедҷон Султонов, со-

кини ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.

49. Каромат Зухурова (Сатторова), пизишк, ҷамоати Овҷи-Қалъачаи ноҳияи Бобочон Ғафуров.
50. Абдувоҳиди Абдукаюм, сокини ҷамоати Овҷи-Қалъача, корманди Сарраёсати молияи вилояти Суғд.
51. Муродҷон Юсуфов, сокини ҷамоати Ворухи шаҳри Исфара.
52. Мунаввархон Маҳмудова, 62-сола, сокини ҷамоати Чилғазии шаҳри Исфара.
53. Муҳайёхон Файёзова, 53-сола, ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
54. Дилноза Баҳромзода, 29-сола, ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
55. Садоқат Уктамзода, 25-сола, ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
56. Асмоа Амриддинзода, 6-сола, ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
57. Имрон Илҳомзода, 5-сола, ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
58. Баҳром Ҳақимов, 51-сола, муаллим, деҳаи Хочаи Ўлои ҷамоати Чоркухи шаҳри Исфара.
59. Камолиддин Ашӯров, пизишк, наватдори “Ёрии таъҷилий”, ҷамоати Сурхи шаҳри Исфара.
60. Ҳасанбой Валиев, ронандаи мошини “Ёрии таъҷилий”, ҷамоати Сурхи шаҳри Исфара.
61. Бишарифа Воҳидова, 8-сола, ноҳияи Бобочон Ғафуров.

Эълонҳои бештар дар

ARZON.TJ



ОМУЗИШ

► Дарси математика барои хонандагони синфҳои болоӣ. Тел: 98-745-18-78.

НИЁЗ ДОРЕМ

► Корхонаи патхтакорӣ шаҳри Кӯлоб (Восеъ) ба иқтисодӣ, агроном, инженер-механики дорои таҷрибаи корӣ ниёз дорад. Почтаи электронӣ: L.Kalandarova@btcgroupp.ru. Тел: 555-006-001, 555-006-005.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро Донишгоҳи тоҷикӣ соли 2020 ба Хусрави Хуршед додааст, беътибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори инфироӣ ба номи Юсупов Абдусалим Манучехрович, РЯМ: 0430304371, РМА: 126641043, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи Сино додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А5348141-и гумшуда, ки онро ШҚД-и ноҳияи Фирдавсӣ 20-уми апрели соли 2009 ба Алиева Ирина Валиевна додааст, беътибор дониста шавад.

► Шиносномаи техникӣ ва шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрестӣ 9Д-542-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии ноҳияи И. Сомонӣ 07.06 соли 2001 бо суроғи кӯчаи Лохутӣ, хонаи 21, хучраи 30 ба Мавлянова Зарина Рустамовна додааст, беътибор дониста шаванд.

► Шартномаи ҳадяи 1.1с хонаи истиқоматӣ таҳти феҳрестӣ 1Ш-884-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии ноҳияи Рӯдакӣ 20.10 соли 2005 бо суроғи ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, кӯчаи Чавонон, хонаи 75 а ба Хасанова Шабдон ва Додожанова Мухаббат Сафаровна додааст, беътибор дониста шавад.

► Дафтари ҳавлидорӣ бо суроғи ноҳияи

Шоҳмансур (собиқ Рӯдакӣ), ҷамоати Россия, деҳаи Фалакон 39/1 (собиқ 40) ба номи Акрамов Абдусалом Негматович, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи ассотсиатсияи ташкилоти "Кумитаи падару модарон ва омӯзгорон"-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №17-и ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе, санаи бақайдгирӣ 03.08 соли 2007 таҳти №97, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи андозаи арзиши иловашуда (ААИ) ЧДММ "Ширинтоҷ" РМА: 040045726, ки онро

гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15 (собиқ №200)-и ноҳияи Рӯдакӣ соли таҳсилоти 1983-1984 ба Хакимов Ахмад Холмамадович додааст, беътибор дониста шавад.

► Дафтари ҷаҳдҳои имтиҳоноти №411 ва Билети донишҷӯии №411-и гумшуда, ки Донишқадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи М. Турсунзода соли 2020 ба Ҷулдошев Тӯймӯрад Абдуҷабборович додааст, беътибор дониста шаванд.

► Мухри ЧДММ "Саманди Шоҳрух", РЯМ: 0910001492, РМА: 090008020, бинобар гум

► Патенти соҳибкори инфироӣ ба номи Назиров Қаҳрамон Файзович, РЯМ: 0330120496, РМА: 215124328, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи Фирдавсӣ соли 2012 додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.


► Аттестати хатми синфи нуҳуми таҳти рақами АБ №138060-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Сино соли таҳсилоти 1995-1996 ба Қурбонова Парвина Намозовна додааст, беътибор дониста шавад.

► Дипломи №0006893-и гумшуда, ки онро Литсейи

С днём рождения!

Наша милая Умедачон, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья и здоровья.

От всех друзей



Фирдавсӣ соли 2014 ба Ғоибов Саидҷон Амруллоевич додааст, беътибор дониста шавад.

► Шартномаи хариду фурӯши квартира таҳти феҳрестӣ 1Ш-716-и гумшуда, ки онро Идораи нотариалии давлатии шаҳри Турсунзода 29.11 соли 2017 бо суроғи шаҳри Турсунзода, кӯчаи М. Турсунзода, хонаи 153, хучраи 1 ба Саламов Абдурахмон Абдумуталибович додааст, беътибор дониста шавад.

► Шаҳодатномаи нафақа, ки онро Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Сарраёсати қўшунҳои сарҳадӣ соли 2019 ба Раҳимов Сорбон Сайфуллоевич додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Билети донишҷӯии гумшуда, ки онро Коллеҷи тиббии ғайридавлатии ноҳияи Рӯдакӣ соли 2019 ба Одинаев Асатулло

Азамович додааст, беътибор дониста шавад.

БАРҲАМ МЕХҶҮРАД

► ЧДММ "Марвон", №0045974, РЯМ: 0210005061, РМА: 0 2 0 0 2 8 9 7 6 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударди як моҳ қабул карда мешаванд.

► Ташкилоти ҷамъиятии "Сичароғ", РМА: 060002306, Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирӣ давлатии иттиҳодияи ҷамъиятӣ, рақами қайд ИҶ 551, 29-уми декабри соли 2007 ва №0015407 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударди ду моҳ қабул карда мешаванд.

► ЧДММ "Пилтан", РМА: 030028316, РЯМ: 0 3 1 0 0 1 7 0 1 5 фаъолиятро қатъ менамояд. Ҳама арзу шикоят мударди ду моҳ қабул карда мешаванд.

ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

бо мақсади харидории таҷҳизот барои таълими фосилавӣ озмун эълон менамояд.

- **САНАИ ЭЪЛОН:** 21 сентябри соли 2022.
- **САМТИ ФАЪОЛИЯТ:** IT, компютерҳо, алоқа.
- **МАВЗҶИ ОЗМУН:** Харидории техникаи компютерӣ барои таълими фосилавӣ.
- **МУҲЛАТИ ҚАБУЛИ ДАРХОСТҶО:** 26 сентябри соли 2022.
- **НИШОН:** шаҳри Душанбе, Шероз – 33.

ТЕЛЕФОНҶО БАРОИ МАЪЛУМОТ:
+992 37 221-07-40, 221-18-08.



Кумитаи андозаи ЧТ додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Аппарати касса ОКА ПФ 36212 ЧДММ "Ширинтоҷ", РМА: 040045726, ки онро ЧДММ "Марказ" соли 2014 додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Патенти соҳибкори инфироӣ ба номи Акрамов Сангиҳмат Гадович, РЯМ: 0330059602, РМА: 037152818, ки онро Нозироти андозаи ноҳияи Фирдавсӣ додааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Мухри шӯбаи кадрҳои Корхонаи давлатии "Заводи протезию ортопедӣ"-и шаҳри Душанбе, ки соли 2018 дода шудааст, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳи таҳти силсилаи БР №051175-и

шудан, беътибор дониста шавад.

► Сертификати ҳуқуқи истифодаи замин Дараҷаи А №0178027 бо рақами қайди №12935-и гумшуда, ки онро Мақомоти давлатии заминсозии ЧТ 14.07 соли 2008 бо суроғи ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Зафар ба Салимов А. додааст, беътибор дониста шавад.

► Дафтари ҳавлидорӣ бо суроғи шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Н. Қарабобов 72/5, хучраи 51 ба номи Давлатов Муродбек Саймуҳиддиновӣ, бинобар гумшудан, беътибор дониста шавад.

► Аттестати хатми синфи ёздаҳуми Т-АТУ №0653798-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №16-и ноҳияи Шоҳмансур соли таҳсилоти 2018-2019 ба Муминов Муҳаммад Ғаниҷонович додааст, беътибор дониста шавад.

технологии Тоҷикистон 04.07 соли 2008 ба Ғоибов Саидҷон Амруллоевич додааст, беътибор дониста шавад.

► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо силсилаи А7987742-и гумшуда, ки онро ШВҚД-и ноҳияи

JOB VACANCIES



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP is the United Nations' global development network, an organization helping to achieve the eradication of poverty, and the reduction of inequalities and exclusion by supporting countries to develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional capabilities and build resilience to sustain development results. The network is active in about 170 countries and is present in Tajikistan since 1994. Our current focus in the country is on sustainable economic development, good governance, building resilience to climate phenomena, developing the country's potential on green energy, and reducing the burden of HIV/AIDS.

UNDP TAJIKISTAN IS SEEKING TO RECRUIT:

- Monitoring and Evaluation Officer (NPSA-9); Duty Station: Dushanbe; deadline for applications: 26 September 2022

For detailed Job Description and instructions for submission of applications please visit our website: www.tj.undp.org > Operations>Job. Applications without the completed online application form will be treated as incomplete and will not be considered for further assessment. To stay updated on our Vacancy Announcements please join us on Facebook: <http://www.facebook.com/pages/RecruitmentUNDP-Tajikistan>

Телеънома



Ҳамал
21.03 - 20.04

Барои намоёндагони ин бурҷ ҳафта бисёр серташвиш хоҳад гашт. Кӯшиш намоед, ки роҳи ҳалли мушкилоти пешомадари сари вақт ёбед, вагарна ҳолатон бад мешавад. Аз сабаби серкорӣ саҳт асабӣ мешавад.



Савр
21.04 - 21.05

Дар ин ҳафта бояд каме устуворӣ пеша намоед. Кӯшиш намоед, ки қорҳои нотамомотонро ба итмом расонед. Шарикони нави пурқувват меёбед ва қоратон ривоч мегирад. Даромади калони пулӣ ба даст меоред, агар сидқан меҳнат карда, ҳушёрӣ зиракиро аз даст надидед.




Чавзо
22.05 - 21.06

Дар ин ҳафта ягон қорро аз пеш худ анҷом надидед. Ба ҳар қор, ки даст задан меҳодед, аввал бо одамони таҷрибадор маслиҳат кунед ё назари дӯстонашонро пурсон шавед, то пул дода, барои худ дарди сар наҳаред. Дар ҳаёти шахсӣ навигариҳои ҳуш шуморо интизоранд.



Саратон
22.06 - 23.07

Саратонро ин ҳафта бояд танбалиро як сӯ гузошта, каме пешсаф гарданд, вагарна аз нони даҳонашон мекунанд. Ситораҳои шуморо мададгор мешаванд, агар сидқан барои беҳбудии зиндагитон талош намоед. Саратонро бекор ҷойи қор меёбанд.



Асад
23.07 - 22.08

Асадро ин ҳафта чунон серкор мешаванд, ки вақти сархорӣ намеёбанд. Ба ҳар қор, ки даст мезанед, бобарор анҷом меёбад, бинобар ин, бо тамоми қуввататон кӯшиш гайрат намоед, то фурсатро аз даст надидед. Этимолӣ ҳуш намудани бемориҳои меъдаю рӯда вуҷуд дорад.



Сумбула
23.08 - 22.09

Сумбулаҳои соҳибмансаб ва тоҷир бояд аз аввали ҳафта ба таҳлил ва санҷиши ҳуҷҷатҳо машғул шуда, камбудииҳои ҷойдоштари ислоҳ намоянд, зеро санҷиши ҷиддие онҳоро дар пеш аст. Давоми ҳафта асабӣ мешавад.



Мизон
25.09 - 22.10

Мизонро бояд ин ҳафта болида-руҳ бошанд ва тамоми мушкилҳои ноҷӯриҳоро сабуриона паси сар намоянд. Ба муноқишаю ҷанҷолҳои дигарон ҳамроҳ нашавед, то барои худатон дарди сари зиёдатӣ наҳаред.




Ақраб
23.10 - 22.11

Дар ин ҳафта метавонед бо қорҳои мушкилтарин машғул шавед. Бо қувваи азими ботинӣ қуҳи мушкилотро дар як дам зада талқон менамоед. Хатарӣ ба садама гирифтӣ шуданатон вуҷуд дорад. Барои ба даст овардани маблағ сарчашмаҳои нави даромадро ҷустуҷӯ намоед.



Қавс
25.11 - 21.12

Дар ин ҳафта ба намуди зоҳирии худ аҳамияти бештар диҳед, шуморо вохӯриҳои аҷиб тақдирсоз интизоранд. Дар интиҳоби бахт саросема шудан ба манфиати шумо нест, агар ақлатонро қор фармоед, дари бахту саодат ба рӯятон қалон қушода мешавад.




Қаддӣ
22.12 - 20.01

Дар ин ҳафта бо нерӯи дучанд на танҳо ҳаёти худро идора карда метавонед, балки ҳолатҳои вазнини дигар одамро низ. Аз ин рӯ, аз гузоштани мақсад дар назди худ наҳаросед. Нимаи дуҷуми ҳафта қори нави маоши хуб пайдо мекунед.



Далв
21.01 - 19.02

Дар ин ҳафта бояд ҳушёрӣ зиракиро аз даст надидед. Камтарин хатой метавонад боиси сар задани моҷарои қалон гардад. Ҳафта серташвиш бошад ҳам, аз нигоҳи молиявӣ бисёр бобарор аст. Пули қалон қор карда метавонед, агар аз сидқи худ меҳнат намоед.



Ҳум
20.02 - 20.03

Дар ин ҳафта шумо бояд танҳо ба садои дилатон гӯш диҳед. Ба қор, ки дилатон намекашад, даст назанед, дар акси ҳол, бо мушкилҳои рӯ ба рӯ гаштанатон имкон дорад. Аз нӯшидани нӯшоқиҳои спиртӣ худдорӣ намуда, саломатиатонро эҳтиёт кунед.

АЗ БУНЁДИ ИТТИФОҚ ТО АКАДЕМИЯСОЗӢ

(Аввалаш дар саҳ.7)

Масалан, Бахтиёр Шохев ҳозир чандин маркази ҳушаро қушодааст.

ЁГА-НАФАСДАРМОНӢ. Масалан, се маротиба ман худам ба Санкт-Петербург ва Ҳиндустон ба курсҳои табобат бо нафас ва ёга рафтам, ки ҳозир дар барномаамон ҳамонро меомӯзонем.

ШАХВАТДАРМОНӢ. Сабаби баъзе бемориҳо нодурустии муносибатҳои шахвонӣ аст. Инро бояд духтурон ба одамони фаҳмонанд. Дар ин сурат ҷудошавии оилаҳо кам мешавад, оилаҳо мустаҳкам мешаванд, якдигарфаҳмӣ мешавад.

ҲИҶОМАДАРМОНӢ. Дар натиҷаи ҳуш гирифтӣ дардҳо кам мешаванд, иммунитет баланд мешавад. Барои ин, технологияро бояд донем.

ОБДАРМОНӢ. Доруи рақами як об аст. Об набошад, ҳаёт нест. Одам бе об зиндагӣ карда наметавонад.

ПАРВАРИШИ ГИЁҲҲОИ ШИФО-БАҲШ. Бояд ба киштикор ва парвариши гиёҳҳо машғул шавем, то аз байн нараванд.

Зимнан, бояд бигӯям, ки ба ман Саидмурод Давлатов занг зад, суҳбат доштем. Як бахши дигар ҳам ташкил карданим бо номи “Солими ва пул”. Бояд омӯхт, ки бо пул солимиро пеш бурда мешавад ё не?

Баҳри таълиму омӯзиши шунавандагон қариб барои ҳамаи ихтисосҳои банақшагирифта ман адабиёти лозимиро дорам.

- Баъди ин ҳама гуфтаҳои шумо ҷи зарурат мекунед ба истифодаи махсулоти фармасевтӣ? Агар зарурат бошад, назаратон вобаста ба сифати доруҳое, ки аҳолии мо истифода мекунанд, ҷи гуна аст?

- Инҷо вичдон дарқор. Вақте ки тренинги мегузаронему савияи дониши мардум баланд мешавад, дигар ҳар чиз нолозимро намехаранд. Вақте наҳариданд, бозори истеҳсолқар қасод мешавад дигар доруҳо намебарорад.

- Шумо ҳам доруи малҳамҳои зиёд ихтироъ кардаед. Як замоне малҳами “Тарангин”-атон машҳур шуд. Ҳатто бархе оханди онро ба қазлу шӯҳи бурданд...

- Саводнокии мардуми мо паст аст. Ҳатто дар Маркази бақайдгирии доруҳо ба ман гуфтанд, ки “рафта аз Кумитаи қабон ва истилоҳот қоғаз биёред”. Ин тамоман чиз дигар аст. Таранг, яъне қашии ҳӯрдани мушакҳо, таранг шудан. Масалан ҳамина “Тарангин”-е, ки ман истеҳсол қардам, фақат барои маъсалаҳои қинсӣ нест. Барои оҷангҳои рӯй низ ҳаст. Бехтарин малҳам аст, вале мардум ба маънои нодуруст тасаввур мекунанд. Инро мо ба қайд гирифтаву бароварда истодаем.

Ман то имрӯз 17 номгӯи ҷой ва гиёҳҳои доруҳои ихтироъ қардаам, ки аз он қумла 4-тояш дар Русия истеҳсол шуда истодааст.

Барои ба қайд гирифтани доруҳои ихтироъшуда маблағҳои зиёд лозиманд, ки ман маблағи қалон надорам. Ба тамоми соҳибқорони Тоҷикистон муроҷиат мекунам, ки “биёед, бо ман партнёр шавед”. Ман бо оддитарин қизҳо мардумамонро табобат мекунам. Аз он қумла, қор сол шуд, ки атола ихтироъ қардаам. Онро барои мизочони худам дастӣ тайёр қарда медахам. 15-20 сомонӣ давоми даҳ рӯз ҳамина қашаро

меҳӯред. Ҳозир мераведу як доруи меҳаред 100 ё 200 сомонӣ, таъсир намекунад. Ин қаша ҷи дорад қарунаш? Орди қуворимаққа, сабӯси қандумӣ, қағир. Одмоне, ки масалан санги қурда доранд, бугумдарданд, саломатиашонро барқарор мекунанд. Ман қаминро пешниҳод қардам. Гуфтанд, ки “ба қарибӣ як қаводи орд мешавад, мо қаминро пешниҳод мекунем”. Бо қазии саноат Шералӣ Қабир ҳам суҳбат дошам ва гуфтам, ки “иктидори маро истифода қаред”. Барои солимқардонии қалқ методҳои оддитаринро истифода бурдан мумкин аст ва мардуми мо солим мекунанд.

- Масалан, бо гипноз ҳам метавонед одамонро табобат кунед?

- Агар табиб системаи гипнозро надонад, одамро мекушад, зеро қоди нодуруст мекунанд. Ман ба шумо як мисол меорам. Ду сол пеш дар Ҳуҷанд назди ман як бемор омад. Гуфт, ки “ман як сол пеш дар қабули як табиб будам. Маро гуфт, ки баъди як сол қинӣ мешавӣ”. Ҳамон шабу рӯз бо нишонаҳои қиниғӣ назди ман омад. Яъне, қод мондаанд. Барои қамин, ба баъзе табибони қалқӣ иҷозат нест, ки қолбини қунанду қод монанд.

Солҳои қабл “Ҳонаи пионерҳо” буд. Ман вақте ки сардӯхтур будам, қар ҳафта як рӯз қамонҷо рафта, гипноз мегузаронидам ва 400 қас иштирок меқарданд. Бо таъсири суҳан одамони шифо меёфтанд. Сеансҳои гипнозе, ки ман аввалин маротиба тариқи телевизион гузаронида будам, дар саҳифаҳои интернетӣ (Youtube - Доктор Тоҳирӣ) қастанд. Бовариву ихлос асоси табобат аст.

Вақте ман дар шаҳри Ленинград соли 1982 меҳондам, муаллиме, ки ба мо қарс меод, қуруҳи 30-нақараи моро гипноз қард. Ба қафи қастии қавонқисаре тангаи панҷинаро монду гуфт, ки ин тафсондагӣ аст. Дар асл, танга қунуқ буд. Аммо баъди 15 дақиқа қафи қастии қавон қила қард (яъне сӯхт). Бо таъсири суҳан қарорат пайдо шуд.

- Оид ба табобатшаванда будани саратон дар суҳбате зикр қардаед, аммо шарҳи бештар нест...

- Ҳама бемориҳо табобатшавандаанд. Қамин саратонро қи якум бор ихтироъ қардааст? Вақте қод мондӣ, ки табобатнашаванда аст, зершӯри одам қамонро қабул мекунанд. Агар қӯи, ки “мемири”, мекурад. Як суҳан метавонад таъсир расонад. Вақте ки саратон гуфту шумо руҳафтада шудед, қатман мекурад одам. Вақте “Саратон табобатшаванда аст” (“Рак излечим”) гуфта, қитоб навиштам, қазорҳо одамони ташаққур гуфтанд.

- Осишҳои “Доктор Тоҳирӣ”, ки дар ноҳияи Айни қойгир аст, зиёд тавсифу тарғиб мешавад. Барои пешбурди фаъолияти он аз қониби ноҳия ягон қумак мерасад?

- Се сол пеш Ширин Амонзода, вақте муовини раиси Кумитаи қавонон ва сайёҳӣ буданд, 40 нақар аз ширқатҳои сайёҳиро оварданд. Ман як рӯз онҳоро омӯзонидам. Онҳо пешниҳод қарданд, ки қамонҷо Маркази байналқмилалии сайёҳӣ ташкил кунем. Лекин имрӯз аз тариқи ноҳия ва ниҳоди туризми қумқури ягон қамқорӣ ва қастқирӣ нест.

Мусоҳиба:
Фазлиддин АСОЗОДА

САТТОРЗОДА, ГУЛРУХСОР ВА РУСТАМИ ВАҲҲОБ

- аъзои Фарҳангистони забону адаби форсии Эрон

Донишманди саршинос Абдунабӣ Сатторзода, шоири маъруф Гулрухсор ва донишманду шоири тоҷик Рустам Ваҳҳобзода ба узвияти Фарҳангистони забон ва адаби форсии Эрон пазируфта шуданд.

Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ яке аз бонуфузтарин марказҳои илмӣ таҳқиқ ва тарғиби забону адаби форсӣ дар ҷаҳон буда, мақоми Академияи улумро дорад ва узвияти он баробар ба унвони академикӣ аст.

Мадорики узвиятро ба Абдунабӣ Сатторзода, Гулрухсор ва Рустам Ваҳҳобзода Сафири кабири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон Муҳаммадтақӣ Собирӣ дар ҳамоише бахшида ба рӯзи бузургдошти шеър адаби форсӣ, ки санаи 19-уми сентябр дар Сафорати ЧИЭ дар Душанбе бургузор шуд, эъто кард.

Раёсати Фарҳангистони забону адаби форсӣ барои “хизмати бисёрсола дар таҳқиқ ва тарғиби забону адаби форсӣ” ин се шахсияти саршиносии илму адаби Тоҷикистонро



ба узвият пазируфтааст. Мадорики эшон бо имзои Ғуломалӣ Хаддоди Одил, раиси Фарҳангистони забону адаби форсии Ҷумҳурии Исломии Эрон аз Техрон ба Душанбе расидааст.

Қаблан аз Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шақурии Бухорӣ, Абдуқодир Маниёзов ва Сафар Абдулло узви ин Фарҳангистон буданд.

Мавриди зикр аст, ки Шоирони халқии Тоҷикистон Гулрухсор ва Рустам Ваҳҳобзода дар баробари шеър гуфтан, ба таҳқиқи адабиёт низ машғуланд. Таҳқиқоти Гулрухсор перомуни рубоӣҳои асили

Умари Хайём дар адабиётшиносии тоҷик ба ҳайси пажуҳиши муҳими илмӣ арзёбӣ мешавад. Рустам Ваҳҳобзода бошад, номзади илми филология, устои донишгоҳ ва муаллифи чандин китоби илмӣ аст. Профессор Абдунабӣ Сатторзода олими номвари тоҷик буда, ўро ба ҳайси яке аз сутунҳои адабиётшиносии ва нақди адабӣ мешиносанд. Сатторзода наздики 60 сол аст, ки ба таҳқиқи адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик машғул буда, муаллифи рисолаҳои бунёдӣ аст. Бо вучуди ин, ў узви Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нест.

УНВОНИ БАЛАНДИ ОМУЗГОР

Ё сарнавишти набераи Юлдош-командир



Деҳаи Сарикшишти Боло яке аз деҳаҳои зебоманзари ноҳияи Рӯдакӣ (имрӯз деҳа ба шаҳри Душанбе ҳамроҳ шудааст) ба шумор меравад. Ин деҳа зодгоҳи муборизи роҳи озодӣ Юлдош-командир аст.

Юлдош-командир ҳамчун сарвари дастаи ихтиёриён дар барқарор намудани ҳокимияти Шӯравӣ дар ҷануби Тоҷикистон саҳм гузошта, дар мубориза бо босмачиён талош кардааст. Дар баробари корҳои инқилобӣ Юлдош-командир оилаи обод дошт. Фарзанди нахустини ӯ Абдухалил соҳиби 11 фарзанд - 6 писару 5 духтар буд, ки ҳамаҳо хонанда соҳиби касб намуд. Аз ҷумла фарзанди хурдиаш Роҳиларо, ки соли 1964 таваллуд шудааст.

Роҳила баъди хатми мактаби миёнаи №49-и деҳа соли 1981 ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултаи механика-математика дохил шуда, онро соли 1986 хатм намуд. Ҳамон сол бо роҳати Вазорати маориф дар мактаби миёнаи №53-и деҳаи ҳамсоя ба ҳайси омӯзгори фанҳои математика-физика фаъолияти омӯзгориро оғоз намуда, 12

сол дар ин муассиса кор кард.

Соли 1998 хонаводаи Роҳила Юлдошева ба шаҳри Душанбе ба истикомати доимӣ меоянд ва ӯ фаъолияти кориашро дар Гимназияи №53 ба номи Муҳаббат Маҳмудоваи ноҳияи Исмоили Сомонӣ идома медиҳад.

Он солҳо ман дар гимназия вазифаи муовини директор оид ба таълимиро адо менамудам. Мушоҳида мекардам, ки муносибати омӯзгор Роҳила Юлдошева ба ташкили дарсҳо, иҷрои чорабиниҳои муассисавӣ фарқкунанда аст. Аз ин лиҳоз, аз директори гимназия Раҳмоналӣ Таваров хоҳиш намудам, ки ўро ба кори роҳбарикунанда ҷалб кунанд, зеро шахси қобилиятнок аст.

Соли 2006 маъмурияти гимназия фаъолияти намунавии омӯзгор Роҳила Юлдошеваро ба инobat гирифта, ўро ба вазифаи муовини директор оид ба таълим тавсия дод. Пешниҳоди директори муассисаро бахши маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дастгирӣ намуд.

Омӯзгор дар тартиб додани ҷадвали дарсҳо, ҳисоботҳои омӯри ва дигар ҳуҷҷатҳои мутааллиқ ба сарбории омӯзгорон моҳирона амал мекард ва вазифаи худро софдилона иҷро менамуд. Муваффақияти ӯ ҳамчун омӯзгор дар он аст, ки ӯ дар фаъолияти кориаш равишҳои пешқадами таълимиро истифода мекунад. Барои мисол, дар соҳаи маориф таълими босалоҳият ҷорӣ шудааст, ки дар он дарсҳои омӯзгор бо роҳҳои гуногун - истифодабарӣ аз плакатҳо, тахтаи электронӣ, компютер, варақаҳои тестӣ ва амсоли онҳо сурат мегирад. Омӯзгори кордон Роҳила Юлдошева дар вақти дарс аз ин шева ба хубӣ истифода мебарад. Ҳамин аст, ки шоғирдонаш дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда, соҳиби ҷойҳои намунавӣ ме-

шаванд.

Ҳамчунин, Роҳила Юлдошева таҷрибаҳои кори хешро дар шакли мақолаҳои методӣ нашр кардааст, ки омӯзгорон аз онҳо самаранок истифода мебаранд.

Роҳила Юлдошева дар оиладорӣ низ муваффақ аст. Фарзанди ягонааш Зухал соли 2018 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Синоро хатм намуд. Ё ҳоло дар шаҳри Москва пайи анҷоми таҳқиқоти илмӣ аст ва ба наздикӣ унвони номзади илми тибро сазовор хоҳад шуд. Албатта, дар ин роҳ хизмати модараш кам нест.

Соли таҳсили 2021-2022 омӯзгор Роҳила Юлдошева ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба кор гузашт. Феълан, ин омӯзгори пуртаҷриба, масъулиятшиносу адолатпеша, ташкилотчӣ ва хоксор муовини директор оид ба таълими ин муассиса аст. Бо шарофати ҷунин омӯзгор ва ҳамчунин, муовини директори кордон муассисаи таълимии №8 аз ҳисоби шумораи ҷойҳои ифтихории хонандагон дар олимпиадаҳои фаннаӣ дар қатори 10 муассисаи таълимии бехтарини кишвар қарор дорад.

Хизматҳои 36-солаи Роҳила Юлдошева дар соҳаи маориф бо як қатор сипосномаву ифтихорномаҳо ва нишони “Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон” (соли 2012) қадронӣ шудааст.

Вале барои Роҳила Юлдошева бехтарин унвон шоғирдони бешумора аст, ки дар манотиқи гуногуни ҷумҳурий ва дар хориҷи кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ содиқона қору фаъолият доранд.

Туракул ҶУМЪАЕВ,
собиқадори соҳаи маориф,
Аълочии маориф ва илми
Тоҷикистон

Тақвими ТОЧИКИСТОН

22-ЮМИ СЕНТЯБР

СЕРГЕЙ РАҲМОНҚУЛОВ (1952), 70-солагии содрӯзи рассоми кино, Ходими хизматнишондодаи фарҳанги Тоҷикистон.

ҶУРА БАҚОЗОДА (1937-1974), 85-солагии содрӯзи мунаққид ва адабиётшинос.

ДЎСТНАЗАР ШЕРМАТОВ (1947), 75-солагии содрӯзи доктори илмҳои физика ва математика, профессор.

НАСИМА ЗАРОБЕКОВА (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи педагогика, Корманди хизматнишондодаи Тоҷикистон.

23-ЮМИ СЕНТЯБР

НОЗИМ ҲАКИМОВ (1942), 80-солагии содрӯзи олими соҳаи таърих, Ходими шоистаи илми Тоҷикистон.

ҶАМОЛИДДИН ЯҶҚУБОВ (1967), 55-солагии содрӯзи номзади илми филология.

НЕЪМАТУЛЛО ТУРСУНОВ (1932), 90-солагии содрӯзи олими соҳаи физика.

24-УМИ СЕНТЯБР

АБДУМАННОН ҶОЗИЕВ (1947), 75-солагии содрӯзи ходими давлатӣ, генерал-майори милитсия.

АЛӢ НОРМАТОВ (1952), 70-солагии содрӯзи олими соҳаи кишоварзӣ, Ходими хизматнишондодаи Тоҷикистон.

25-УМИ СЕНТЯБР

АБДУСАМАД ДЎСТОВ (1952), 70-солагии содрӯзи доктори илми тиб, профессор, академик.

МИРУМАР АШУРОВ (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи физика ва математика.

МАРДОН НЕЪМАТОВ (1937), 85-солагии содрӯзи фолклоршинос, олими соҳаи филология.

26-УМИ СЕНТЯБР

ГУЛНОРА БЕКНАЗАРОВА (1972) 50-солагии содрӯзи номзади илмҳои фалсафа.

ГАДО САФАРОВ (1942), 80-солагии содрӯзи олими соҳаи бойторӣ, профессор.

АБДУСАМЕЪ БОБОЕВ (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи тиб, Корманди шоистаи Тоҷикистон.

27-УМИ СЕНТЯБР

ШОДИМУҲАММАД СУФИЕВ (1957), 65-солагии содрӯзи адабиётшинос, доктори илми филология, профессор.

МИРЗОАБДУЛЛО МУҲСИНОВ (1947), 75-солагии содрӯзи олими соҳаи математика.

БОЙМУҲАММАД НИЁЗОВ (1927-2006), 95-солагии содрӯзи сароянда, оҳангсози тоҷик, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон.

ТАИСИЯ ИВАНОВА (1932), 90-солагии содрӯзи доктори илми биологӣ.

28-УМИ СЕНТЯБР

МУНАВАРРА ЯҶӢЕВА (1922), 100-солагии содрӯзи олими соҳаи география.

МУҲАММАДӢ ШАРИПОВ (1957), 65-солагии содрӯзи сароянда, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.

Таҳияи С. ГУЛОВ, Н. БАҲРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тоҷикистон

Шахсиятҳои таърихӣ, олимони варзида,
ходимони давлативу ҷамъиятӣ мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОҲ КУНЕД! **Тел: 221-00-84**

ЧУДО

9 ПАҲЛАВони ТОҶИК БА ЧЕМПИОНАТИ ҶАҲОН МЕРАВАНД

То оғози чемпионати ҷаҳон рӯзҳои башумор мондааст ва 80 кишвари ҷаҳон ширкати худро дар чемпионати 35-уми ҷудои ҷаҳон байни бузургсолон, ки аввалин бор дар таърих Тошканд мизбони он мешавад, тасдиқ карданд.

Айни замон шумораи кишварҳое, ки иштироки худро расман тасдиқ кардаанд, ба 80 расид. Дар чемпионати ҷаҳон, ки аз 6 то 13-уми октябр баргузор мешавад, шумораи кишварҳои иштироккунанда меафзояд.

Чемпионати ҷаҳон, ки Тошканд мизбонаш мешавад, аз рӯи ҳисоб мусобиқаи



35-ум ҳоҳад буд. Охири Чемпионати ҷаҳон аз 6 то 13-уми июни соли гузашта дар варзишгоҳи «Ласло Паппа»-и

Будапешт баргузор шуда буд. Дар Маҷористон 661 нафар (383 мард, 278 зан) ҷудокор аз 118 кишвар барои медалҳо

мубориза бурданд.

Дар чемпионати Тошканд 9 ҷудокори тоҷик иштирок мекунанд, ки инҳо Темур Рахимов (+100 кг), Комроншохи Устопириён (90 кг), Ҷаҳонгир Мачидов (90 кг), Нуралӣ Эмомалӣ (66 кг), Бехрӯзи Хочазода (73 кг), Шодмон Ризоев (81 кг), Муҳаммадраҳим Сараҳонов (73 кг), Абуҷабр Ақобир (100 кг), Сомон Маҳмадбеков (81 кг) ҳастанд.

Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар рейтингҳои ҷаҳонии ҷудо дар байни 172 кишвар бо 13253 имтиёз дар ҷойи 41-ум аст. Дар панҷгонаи аввал дастаҳои Ҷопон, Русия, Фаронса, Бразилия ва Олмон қарор доранд.

ОМОДАГИИ ДАСТАИ МУНТАХАБИ ТОҶИКИСТОН ДАР ЧИАНГМАЙ

Дастаи мунтахаби футбол Тоҷикистон барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ «King's Cup 2022» ба шаҳри Чиангмай расид ва зери роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петр Сегрт нахустин тамринҳои худро анҷом дод.

Дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дар ҳоли ҳозир 17 бозигар қарор доранд. Бозигарони боқимонда марҳила ба марҳила ба даста ҳамроҳ хоҳанд шуд. Тими миллии Тоҷикистон рӯзи 22-юми сентябр дар ҳайати пурра ҷамъ мешавад.

Дар даври нимниҳии мусобиқаи байналмилалӣ «King's Cup 2022» дастаи мунтахаби Тоҷикистон рӯзи 22-юми сентябр бо тими миллии Тринидад ва Тобаго бозӣ мекунад. Дар воҳурии дигари нимниҳӣ дар ҳамон рӯз тимҳои миллии Тайланд ва Малайзия бо ҳам бозӣ мекунанд.

Ғолибони даври нима-ниҳӣ рӯзи 25-уми сентябр дар бозии ниҳӣ ва дастаҳои мағлубшуда барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебаранд. Ҳамаи воҳуриҳои мусобиқа дар варзишгоҳи «The 700th Anniversary of Chiang Mai» баргузор мешаванд.

Ҳайати дастаи мунтахаби футбол Тоҷикистон:

Дарвозабонҳо: Рустам Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов (ҳарду аз «Истиклол»), Шохруҳ Қирғизбоев («Хучанд»).

Ҳимоятгарон: Ваҳдат Ҳанонов («Персеполис», Эрон), Манучеҳр Сафаров («Локомотив», Ўзбекистон), Зоир Ҷӯрабоев («Сурхон, Ўзбекистон»), Меҳрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдова), Аҳтам Назаров, Сиёвуш Асроров, Табреш Исмолов, Алиҷон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (ҳама аз «Истиклол»).

Нимҳимоятгарон: Эҳсонӣ Панҷшанбе («Зоб Охан», Эрон), Амирбек Ҷӯрабоев («Юнайтед Сити», Филиппин), Комрон Турсунов («ТРАУ», Ҳиндустон), Амадонӣ Камолов («Паракуэлийос Антамира», Испания), Муҳаммадҷон Раҳимов, Парвиз Бокӣ-Охунов (ҳарду аз «Истиклол»).

Ҳамлаварон: Шаҳром Самиев («Исloch», Белорус), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Шервонӣ Мабатшоев («Истиклол»), Нуриддин Ҳамроқулов («Хатлон»).

ҶОМИ ОСИЁ-2023

ҶАВОНОНИ ТОҶИКИСТОН БА МАРҲИЛАИ НИҲОӢ РОҶ ЁФТАНД

Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон (U-20) таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев дар мусобиқаи интихобии Ҷоми Осие-2023 дар гуруҳи «I» мақоми аввалро ишғол карда, ба марҳилаи ниҳӣ, ки аз 1 то 18-уми март соли оянда дар Ўзбекистон баргузор мешавад, роҳ ёфт.

Дастаи ҷавонони Тоҷикистон дар мусобиқаи интихобӣ, ки аз 10 то 18-уми сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, се бозӣ анҷом дод. Футболбозони ҷавон дар даври аввал бо дастаи Сингапур мусовӣ (0:0) бозӣ карда, дар даври дуюм бар Лубнон бо ҳисоби 4:0 ва дар даври ниҳӣ бар Ҳамсолони худ аз Камбоча бо ҳисоби 2:1 ғалаба шуданд.

Қабл аз оғози бозии даври сеюми мусобиқаи интихобии Ҷоми Осие-2023 дар гуруҳи «I» миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ва Камбоча, бозигарони ҳарду даста дар ҳалқаи марказӣ саф ораста, ба хоҳири гирифтани ғалабаи руҳи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар ҷараёни муноқишаҳои марзӣ бо Қирғизистон ба ҳалокат расиданд, лаҳзае сукут карданд.

Ҳамин тариқ, Тоҷикистон бо 7 имтиёз дар ҷойи аввали гу-

руҳи «I» мавқеъ ва ба марҳилаи ниҳии Чемпионати Осие миёни ҷавонони то 20-сола роҳхат гирифт. Дастаи мунтахаби ҷавонони Лубнон бо 6 имтиёз ҷойи дуюм, Сингапур бо 2 ҳол ҷойи сеюм ва Камбоча бо 1 ҳол ҷойи чорумро гирифтанд.

Тибки низомномаи чемпионат ба марҳилаи ниҳӣ ғолибони 10 гуруҳи марҳилаи интихобӣ, инчунин 5 дастаи ҷойи дуюми гуруҳҳо, ки натиҷаи беҳтар доранд, роҳхат мегиранд. То ҳоло Ўзбекистон ба ҳайси мизбон, Арабистони Саудӣ (гуруҳи «А»), Қатар (гуруҳи «В»), Ҷопон (гуруҳи «С»), Урдун (гуруҳи «D»), Кореяи Ҷанубӣ (гуруҳи «Е»), Индонезия («F»), Уммон (гуруҳи «G»), Тоҷикистон (гуруҳи «I»), Эрон (гуруҳи «J») ва 4 дастаи ҷойи дуюми гуруҳҳо бо натиҷаи беҳтар - Ветнам, Қирғизистон, Чин, Сурия ба марҳилаи ниҳӣ роҳ ёфтанд. Номӣ як дастаи дигар пас аз анҷоми мусобиқаи интихобӣ дар гуруҳи «H», ки 14-18-уми октябр доир мегардад, муайян хоҳад шуд.

Ҷавонони Тоҷикистон маротибаи панҷум аст, ки ба марҳилаи финали Ҷоми Осие роҳхат мегиранд. Қабл солҳои 2006, 2008, 2016 ва 2018 дар Ҷоми Осие ширкат карда буданд.

ФУТЗАЛ

ПИРӢЗИИ ДАСТАИ МУНТАХАБИ ТОҶИКИСТОН БАҶ КЛУБИ «МАЛИҲА»

Дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳии Ҷоми Осие-2022 дастаи мунтахаби футбол Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов дар ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар Аморотӣ Муттаҳиди Араб нахустин бозии санҷиширо анҷом дод.

Ҳарифи дастаи мо дар бозии дӯстона бошгоҳи футзали «Малиҳа» буд, ки дар чемпионати Аморотӣ Муттаҳиди Араб баромад мекунад. Воҳури бо ҳисоби 4:1 бо пирӯзии дастаи мунтахаби Тоҷикистон анҷом ёфт. Аз ҳайати дастаи мо Идрис Ёров дубл

анҷом дод. Файзалӣ Сардорев ва Дилшод Саломов яқолии дигар заданд. Дастаи Пайрав Воҳидов бозии навбатии санҷиширо худро дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар Аморотӣ Муттаҳиди Араб рӯзи 22-юми сентябр анҷом медиҳад, ки ҳариф баъдтар муайян хоҳад шуд.

Дар қисми ниҳии Ҷоми Осие-2022, ки аз 27-уми сентябр то 8-уми октябр дар Қувайт баргузор мешавад, дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар гуруҳи «В» бо дастаҳои мунтахаби Баҳрайн (27-уми сентябр), Ўзбекистон (29-уми сентябр) ва Туркменистон (1-уми октябр) бозӣ мекунад.

ВАРЗИШИ САБУК



ВАРЗИШГАРОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР САМАРҚАНД МУБОРИЗА МЕБАРАНД

Се рӯз, аз 23 то 25-уми сентябр, беҳтарин варзишгарон дар Самарқанд ҷамъ мешаванд. Варзишгарон аз кишварҳои Осиеи Марказӣ барои медалҳои чемпионати кишварҳои ин минтақа мубориза мебаранд.

Рӯйхати пешакии ширкаткунандагони мусобиқаҳо нашр шудааст. Аз рӯи ин маълумот аз Тоҷикистон дар мусобиқаи варзиши сабуки Самарқанди Ўзбекистон 15 нафар варзишгар иштирок мекунанд.

Мусобиқа дар варзишгоҳи навтаъсиси КОР, ки ҳоло номи «Афросиёб Арена»-ро дорад, баргузор мешавад. Дар он дастаҳои

мунтахаби Афғонистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркменистон, Тоҷикистон, инчунин варзишгарон аз Филиппин, Таиланд ва Малайзия ширкат мекунанд.

Қабл дар Тоҷикистон Гранприи варзиши сабук баргузор шуда буд. Имсол аз рӯи ҷамъбасти се мусобиқа байни мардон яқум Илдар Аҳмадиев (дарозӣ, 3085 ҳол), дуюм Фаворис Музрапов (100 м, 2803 ҳол), сеюм Салим Саидалиев (баландӣ, 2777 ҳол) шуданд.

Дар байни занон аввал Жасмин Розикова (дарозӣ, 2218 ҳол) ва дуюм Диана Абдуллоева (100 м, 2203 ҳол) шуданд. Ҷойи сеюм насиби Азиза Риоева (400 м/с, 2077 ҳол) гардид.



